

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

УДК: 891.550 (09)

ББК: 83.3 Тадж.

Н-13

Ба ҳуқуқи дастнавис

НАБИЕВА МЕҲРАНГЕЗ НАЗАРОВНА

**МУҲАММАДҶОНИ ШАҚУРИЙ БУХОРОЙ - МУҲАҚҚИҚИ
ТАЪРИХИ АДАБИЁТИ ТОЧИК**

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ
аз рӯйи ихтисоси 10.01.01. – Адабиёти тоҷик

Душанбе – 2021

Кори диссертационӣ дар кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расидааст.

Роҳбари илмӣ:

доктори илмҳои филологӣ, профессор, академики
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Имомзода Муҳаммадюсуф Сайдалий

Муқарризони расмӣ:

доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири
кафедраи назария ва таърихи адабиёти факултети
филологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ
Салихов Шамсиддин Аслиддинович

номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи
адабиёти ҷаҳони Донишгоҳи славянин Россия ва
Тоҷикистон
Аминов Азим Садыкович

Муассисаи тақриздиҳанда:

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба
номи Сотим Улуғзода

Ҳимояи диссертатсия «_____» _____ соли 20____, соати _____ дар
ҷаласаи Шӯрои диссертационии 6D.KOA-022 назди Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, Буни Ҳисорак, Бинои 10, Толори Шӯрои
олимони факултети филология) баргузор мегардад.

Бо муҳтавои диссертатсия тавассути сомонаи www.tnu.tj ва дар китобхонаи
марказии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо нишонии 734025, ш. Душанбе,
хиёбони Рӯдакӣ, 17 шинос шудан мумкин аст.

Автореферат рӯзи «_____» _____ соли 20____ фиристода шуд.

**Котиби илмии
Шӯрои диссертационӣ,
номзади илмҳои филологӣ,
дотсент**

Гулназарзода Ж.

ТАВСИФИ УМУМИИ КОР

Аҳаммияти мавзӯй. Адабиётшиносии давраи нави тоҷик, ки аз асари устод Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» (1926) оғоз гардидааст, дар солҳои 30-юм ва 40-уми садаи XX тавассути асару мақола ва тақризҳои суханшиносону адібоне чун С.Айнӣ, А.Лоҳутӣ, И.С. Брагинский, Обид Исматӣ, Ҳ.Ҷусуфӣ, Л.Бузургзода, Ҳ.Мирзозода ба зинаи нави инкишоф ворид гардид. Ҳарчанд ки мағкураи ҳоким ва методи ба ном реализми сотсиалистӣ боиси маҳдудияти таҳлилу таҳқиқи ҷанбаи ҳунарии осори бадей мегардид, вале андешаҳои таҳлилии суханшиносони мазкур дар пояи назму насрин миллӣ қарор дошта, саҳми адібон дар ташаккули тафаккури адабӣ мавриди баррасии илмӣ қарор мегирифт.

Дар солҳои байди Ҷангӣ Бузурги Ватаниӣ насли нави адабиётшиносон ва ноқидон чун А.Мирзоев, Ҳ.Мирзозода, Н.Маъсумӣ, Р. Ҳошим, В.Асрорӣ, С.Табаров, Р.Ходизода, Ю.Бобоев, А.Маниёзов, Л.Демидчик, А.Сайфуллоев, Ҳ.Отахонова, Ҷ. Бобокалонова арзи ҳастӣ намуданд, ки онҳо осори адібони классик ва муосири тоҷикро аз лиҳози ҳунари нигорандагӣ, масъалаҳои поэтикӣ, жанру сабки адабӣ, равобити адабӣ ва анъанаву навоварӣ ба таҳлилу таҳқиқ гирифтанд. Яке аз донишмандони маъруфе, ки асарҳояш аз нимаи дуюми солҳои 40-уми садаи XX сар карда, дар муддати зиёда аз 60 сол дар Тоҷикистон ва берун аз он ба табъ расидаанд ва дар ҳаллу фасли бисёр масъалаҳои мубрами адабиётшиносӣ ва нақди адабӣ ҳиссаи басо муносиб гузаштааст, Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ (М.Ш. Шукуров) мебошад. Асарҳои сершумори ин донишманд ва олимӣ барҷаста дорои арзишҳои баланд ва дастовардҳои назаррасанд ва бо рави什ҳои тозаи таҳқиқ ва асосҳои қавии худ чун роҳнамои мутахassisони соҳаи филология қимат доранд. Ҳидматҳои ў дар роҳи таҳқиқи масъалаҳои назарӣ ва амалии адабиёти гузаштаи форсу тоҷик ва мушкилоти адабиёти муосири тоҷик беназир аст.

Омӯзиши аҳвол ва осори илмии ин донишманд, назарияҳои илмиву адабӣ, моҳият, усул, сабки таҳқиқ ва саҳми ў дар омӯзиши масоили таърихи адабиёт хеле муҳим буда, барои инкишофи илми адабиётшиносии муосир судманд мебошанд.

Ин донишманд тавонист дар тӯли фаъолияти илмии хеш як мактаби бузурги адабиётшиносиро бо равиши хосса таъсис бидиҳад. Таҳлилҳои объективона ва воқеъбинона, нуқтаи назар ва равиши таҳқиқи муҳаққиқ Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ аз дигар адабиётшиносон фарқ мекунад.

Муҳаққиқ ба масъалаҳои таъсири адабиёти шифоҳии ҳалқ ба осори адабӣ, ҳамчун заманаи боэъти мод хизмат намудани адабиёти классикии тоҷик ба таҳаввулу пешрафти адабиёти давраи навини тоҷик, дар қолабҳои гуногуни анъанавӣ ҷойгузин гардидани мавзӯъҳои иҷтимоиву сиёсии замони ҳукмрон аҳаммияти бештаре зохир намудааст.

Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ аз яке муҳаққиқони ҳаёт ва осори устод Садриддин Айнӣ буда, дар ин замана таҳқиқоти фарогирро анҷом дода, заминаҳои таърихии сарчашмаи истеъдод ва ҳунари Айниро муайян менамояд.

Дар диссертатсия як самти фарогир ва пурбори осори гуногунпаҳлуи Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ, ки ба пажӯҳиши таърихи адабиёти тоҷик бастагӣ дорад, мавриди таҳлилу таҳқиқи муфассал қарор гирифтааст.

Дараҷаи омӯзиши мавзӯй. Фаъолияти илмии устод Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ ҳамчун муҳаққиқи таърихи адабиёти форсу тоҷик таваҷҷуҳи адабиётшиносонро ҳанӯз дар ибтидои солҳои 50-уми садаи XX ҷиддан ҷалб намуда буд. Донишманди мұтабар И.С. Брагинский оид ба рисолаи номзадии Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ дар мавзӯй «Хусусиятҳои ғоявию бадеии

«Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ» (1952) гуфтааст: «Камина... бояд иқрор кунам, ки аз мутолиаи рисолаи мазкури олими он вақт тамоман ҷавони тоҷик бакуллӣ тасхир шудам»¹.

Баъдҳо оид ба фаъолияти адабиётшиносӣ, аз ҷумла, пажӯҳишоти дар соҳаи таърихи адабиёти тоҷик анҷомдодаи муҳаққиқ донишмандони зиёди ватаниву ҳориҷӣ, чун Г.Ломидзе, М.Пархоменко, И.Бечка, В.Озеров, А.Насриддинов, А.Сатторзода, А.Маниёзов, Л.Демидчиқ, Х.Отахонова, А.Абдуманнонов, Валӣ Самад, Ҷ.Бақозода, А.Давронов, М.Хочаева, Ш.Раҳмонов, М.Раҷабӣ, У.Фаффоров, П.Гулмурод, Ю.Акбаров... изҳори ақида кардаанд. Соли 1986 «Бахти инсони асил» ном мақолаи узви вобастаи АИ ИҶШС Г.Ломидзе ба табъ мерасад, ки дар он, аз ҷумла омадааст: «М.Ш. Шукурев барои адабиёти тоҷик, барои ҳалқи азизи тоҷик, барои маданияти сермиллати советӣ бисёр, ниҳоят бисёр хидмат кард... Завқи комили эстетикӣ, дониши ҳеле васеъ, борикбинию жаррои хирад Муҳаммадҷон Шарифовиҷро дар арсаи маданияти советии тоҷик ҷою мақоми ҳассос додаанд»².

Дар мақолаи Раҷабӣ М.С. «Насри тоҷикӣ дар оинаи адабиётшиносиву танқид» услуби тозаи илмии Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ, ки ҳам рукнҳои адабиётшиносӣ ва ҳам рукнҳои забоншиносиро фароҳам мегирад, мавриди баррасӣ қарор гирифта, таъкид мегардад, ки: «Чунин часорати илмии М.Шукурев алҳол ҳосили пурфайз дод ва зарурати омӯзиши яклухти эҷодиёти гуногунсоҳаи С.Улуғзода, Ҷ.Икромӣ, Р.Чалилу Ф.Муҳаммадиевро бо тамоми ҷиддият пеш гузошт. Ҳамчунин аз ин назаргоҳ ҷашм дӯхтан ба эҷодиёти сардафтари адабиёти шӯравии тоҷикӣ устод Айнӣ оғоз гардид»³.

Агар мақолаи М.Раҷабӣ фаъолияти адабиётшиносии Муҳаммадҷони Шакурии Бухороиро то соли 1987 дар бар гирад, пас мақолаи А.Сатторзода «Донишманде бо ақли ҳамеша ҷавон ва ҷӯё» соли 2006 таълиф ёфта, фаъолияти гуногунсоҳаи илмии ин донишманди маъруфро басо муфассал баррасӣ менамояд. Маълум, ки дар замони Истиқлолияти Тоҷикистон зарурати таҷдиди назар намудани таъриху адабиёти давраи нави тоҷик пеш омад ва яке аз муҳаққиқоне, ки ин масъаларо бо тамоми ҷиддият ба миён гузошта, ҳуд дар ин соҳа фаъолияти густурдае анҷом дод ва мақолаҳои аз диdi нав таълиф намудаашро дар асари «Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист» (Душанбе, 2006. - 456 с.) гирдоварӣ кард, устод М.Ш. Бухорӣ буд. А.Сатторзода ба ин асар ҷунун баҳо медиҳад: «Китоби нави ў «Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист» ҳам на танҳо дар фаъолияти эҷодии муаллиф, балки дар адабиётшиносии тоҷикӣ саҳифаи тозаеро боз менамояд. Зоро бори нахуст дар илму адаби имрӯзаи тоҷикӣ бо истифода аз фазои мусоиди илмӣ пас аз дигаргуниҳои куллие, ки дар ҳаёти иҷтимоӣ ва сиёсии қишвар ба вучуд омад, адабиёти муосири тоҷикӣ ба тамомӣ бидуни сарфи назар карданҳо ба тақозои мағкураи ҳукмрони давр ва усули иҷтимоиятгарои дурушти танқиди ҳизбӣ ба доираи тадқиқ қашида шудааст»⁴.

Дар баъзе мақолаҳо, аз ҷумла дар мақолаи П.Гулмурод «Мактаби Шакурий устодон ва шогирдон» сухан аз мактаби адабиётшиносии устод М.Ш. Бухорӣ меравад. П.Гулмурод барҳақ таъкид мекунад, ки маҳз Истиқлолияти Тоҷикистон ба ин донишманд неруи пурӯзввати тадқиқотӣ ва таҳлилӣ ато намуд: «Он мактаби илмии академик Шакурий аст, ки дар илми филологияи мамлакат яке аз мактабҳои

¹ Абармарди илму фарҳанг (маҷмӯаи мақолаҳо, ёддошт ва меҳрномаҳо бахшида ба 80-солагии академик М.Шакурий). – Душанбе: Дониш, 2006. – С.37.

² Ҳамон ҷо: -С.39.

³ Раҷабӣ, М. Ба фикри ман / М.Раҷабӣ. – Душанбе, 2003. – С.213.

⁴ Сатторзода, А. Донишманде бо ақли ҳамеша ҷавон ва ҷӯё / А.Сатторзода, // Омӯзгор. – 2006. – 24 окт. – С.8-9.

маъруфу сермаҳсул маҳсуб мешавад. Ҳарчанд чун олими баркамол ва маъруф соҳибмұхтории кишварро истиқбол намуд, истиқлолияти комили сиёсиву ичтимоий мамлакат ба академик Шакурӣ қувваву илҳоми тозаи илмиву эчодӣ баҳшид»¹.

Бо вучуди ин ҳама мақола ва тақризу гузоришҳо, оид ба фаъолияти густурдаи илмии академик М.Ш. Бухорӣ ҳанӯз асари монографие ба вучуд наомадааст.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ. Мақсади асосии таълифи диссертатсия таҳлил ва баррасии комплексии фаъолияти илмии академик Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ – вобаста ба таърихи адабиёти зиёда аз ҳазорсолаи классикӣ ва муосири тоҷик мебошад.

Аз маводи зиндагиномаи адабиётшинос бармеояд, ки ин донишманд тамоми умрашро бо ихлосмандӣ ва дилбастагии комил сарфи омӯзиш, таҳқиқу баррасии адабиёти классикӣ ва адабиёти давраи нави тоҷик намудааст. Аз ин рӯ, нақш ва ҷойгоҳи ў дар адабиётшиносии тоҷик хеле барчаста ба назар меояд, аммо аз таҳқиқу таҳлили мавзӯъ равshan гашт, ки нақш ва ҷойгоҳи олим дар илми адабиётшиносии тоҷик ба қадри муқаммал таҳқиқ ва арзёбӣ нагардидааст.

Барои ҳаллу фасли муносиби мавзӯъ диссертант вазифадор шудааст, ки:

- ҷараёни зиндагии академик М.Ш. Бухорӣ дар иртибот ба фаъолияти илмӣ ва иҷтимоии адабиётшинос баррасӣ намояд;
- дар миёни фаъолияти густурдаи фарҳангӣ саҳми босазои М.Ш. Бухороиро чун муҳаққики воломақоми таърихи адабиёти тоҷик нишон диҳад;
- саҳми адабиётшиносро дар таҳқиқи проблемаи анъана ва навоварӣ дар осори адибони классики тоҷик муайян намояд;
- муносибати муҳаққиқро ба адабиёти давраи нави тоҷик ва вижагиҳои шакливу мундариҷавии он баррасӣ намояд;
- бо истифода аз принсипи аз кулл ба ҷузъ ҳиссаи муносиби адабиётшиносро дар омӯзиш ва таҳқиқи ҳаёту осори устод С.Айнӣ муайян созад.

Сарҷашмаҳои таҳқиқ осори гаронбаҳои академик М.Ш. Бухорӣ ба ҳисоб мераванд. Ғайр аз ин, корҳои гуногуне, ки аз ягон ҷиҳат оид ба зиндагинома ва осори муҳаққиқ маълумот медиҳанд, истифода гардид. Дар баробари ин, хотироти шифоҳии устод Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ, ки бо номи «Ҳикояҳои оканда аз ҳаёт» ба табъ расидааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд.

Объекти таҳқиқ. Масъалаҳои умдаи адабиётшиносӣ, аз ҷумла масъалаҳои назарӣ, таҳқиқи адабиёти классик ва муосир, робитаҳои адабӣ, таҳлили муқоисавии адабиёти мамолики ҳориҷӣ дар фаъолияти адабиётшиносии Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ.

Предмети таҳқиқ. Ҳаёт ва фаъолияти илмии адабиётшиносии Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ ҳамчун муҳаққики таърихи адабиёти тоҷик.

Навғониҳои таҳқиқ. Навғониҳои таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст фаъолияти адабиётшиносӣ, маҳсусан осори ба соҳаи таърихи адабиёти тоҷик баҳшидаи муҳаққиқ ба таври комплексӣ дар шакли монография мавриди омӯзиш ва таҳлилу таҳқиқ қарор мегирад. Чунин тарзи фарогири таҳқиқ имкон медиҳад, ки дастовардҳои ин донишманди мумтоз дар соҳаи илму фарҳангӣ давраи нави тоҷик комилан ошкор гардида, вижагиҳои мактаби адабиётшиносии ў муайян карда шавад.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Диссертатсия ҳамчун нахустин пажӯҳиши муқаммал ҷойгоҳ ва арзиши осори ба таърихи адабиёти тоҷик

¹ Абармарди илму фарҳанг (мачмӯаи маколаҳо, ёддошт ва меҳрномаҳо ба 80-солагии академик М.Шакурӣ). – Душанбе: Дониш, 2006. – С.335.

бахшидаи академик Муҳаммадҷони Шакурии Бухороиро дар адабиётшиносии садаи XX тоҷик муайян намуда, таъсири самарабахши онро дар рушду нумуи минбаъдаи илмҳои филологии тоҷик нишон медиҳад. Дар баробари ин, қимати амалии таҳқиқ дар он аст, ки натиҷаҳои асосии он метавонад, дар таълифи минбаъдаи таърихи адабиёти классикии форсӯ тоҷик ва адабиёти давраи нави тоҷик истифода шавад. Ҳамчунин, ҳангоми ба вучуд овардани осори адабиётшиносӣ ва накди адабӣ, мураттаб соҳтани китобҳои дарсии мактабҳои олии филологӣ ба натиҷаи ин диссертатсия муроҷиат кардан мумкин аст.

Асосҳои назарӣ ва методологияи таҳқиқ. Диссертатсия дар асоси принципҳои таърихӣ ва дигар ҷараёнҳои инноватсионие навишта шудааст, ки дар таҷрибаи корҳои илмӣ мусбат арзёбӣ шудаанд. Диссертант дар ҷараёни таҳқиқ аз методҳои таҳлилӣ ва таърихӣ-муқоисавӣ, ки ҳангоми омӯзиш ва баррасии осори илмӣ васеъ истифода мешаванд, кор гирифта, ба дастовардҳои донишмандони машҳури ватанию ҳориҷӣ чун Е.Э. Бертелс, С.Айнӣ, И.С. Брагинский, В.М. Жирмунский, Л.Н. Демидчик, Л. Пинхасик, Ҳ. Мирзоуда, А.Мирзоев, Ш. Ҳусейнзода, Р.Ҳодизода, М.Ш. Бухорӣ, С.Табаров, С. Нағисӣ, З. Сафо, А.Сайфуллоев, Ҳ.Отахонова, Ҳ. Шарифов, А.Раҳмонзода, М.Имомзода, А.Қўчарзода, А.Маҳмадаминов, Ю.Акбарзода, А.Абдуманон ва дигарон такя намудааст.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

• Осори илмии академик Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ, чун фарогири муҳимтарин масъалаҳои адабиётшиносии тоҷик дар садаи XX ва ибтидои садаи XXI, дар рушду нумуи филологияи тоҷик ҳиссаи муносиб мегузорад.

• Муҳаққиқ ба масъалаҳои муҳимми адабиёти классикии тоҷик аҳаммияти аввалиндарача зоҳир намуда, дар пешрафту таҳаввули адабиёти давраи навин ҳамчун заминаи боэъти мод хизмат намудани адабиёти кӯҳанро маҳсус таъйид менамояд.

• Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ бо фаъолияти пурсамари худ роҳу усулҳои нави таҳлилу таҳқиқи адабиётшиносиро ба мутахассисон пешниҳод намуда, зарурати таҷдиdi назар ба адабиёти даврони шӯравиро ба миён гузошт.

• Адабиётшинос масъалаҳои сабку услубро дар насли давраи нави тоҷик баррасӣ намуда, дар мисоли эҷодиёти С.Айнӣ, Ҷ.Икромӣ, С.Улуғзода, П.Толис, Ф.Муҳаммадиев гуногунии сабки фардии нависандаро асоснок намуд.

• Муҳаққиқ дар асоси дастовардҳои назарияпардозони рус ва Аврупо насли андеша ва заминаҳои пайдоиш ва инкишофи онро дар адабиёти тоҷик ба таҳқиқ гирифта, самаранокии роҳи нави тасвири бадеиро асоснок намуд.

• Роҳҳои пайдоиш ва инкишофи шеъри навро дар адабиёти тоҷик муайян карда, марҳалаҳои рушди онро дар нимаи аввали садаи XX муайян намуд.

• Муҳаққиқ адабиёти маорифпарварии тоҷикро чун марҳалаи нави адабиёт арзёбӣ карда, дар ҳамин замина адабиёти давраи навро ба марҳалаҳо ҷудо намуд. Ин аст, ки осори адабиётшиносии ў дар замони соҳибиستиклолии Тоҷикистон аҳаммияти боз ҳам бештар қасб намуд.

Саҳми шаҳсии муаллиф. Дар бораи фаъолияти адабиётшиносии академик Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ ба ғайр аз мақолаҳои ҷудогона ва тақризу гузориши то ҳол пажӯҳиши умдае рӯйи кор наомада буд. Бинобар ин, диссертант муайян намудани ҷойгоҳ, арзиши осори ба таърихи адабиёти тоҷик бахшидаи адабиётшинос ва паҳлухои норавшани ҳаёту фаъолияти муҳаққиқро таҳқиқу баррасӣ намудааст. Дар диссертатсия ва мақолаҳои нашрнамудаи муаллиф натиҷаи асосии таҳқиқот инъикос ёфтаанд.

Коркард ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқ. Мундариҷа ва муҳтавои асосии диссертатсия дар 5 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванди КОА ФР ва КОА ҶТ ва ду фишурда дар Конференсияи чумхуриявии илмию назариявии ҳайати устодони ҶМТ ифода ёфтааст.

Фишурдаи диссертатсия муҳтавои диссертатсияро ба пуррагӣ баён менамояд.

Диссертатсия дар ҷаласаи васеи кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии ҶМТ аз 25 ноябри соли 2020, суратҷаласаи №9 муҳокима ва ба дифоъ тавсия шудааст.

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб бо фаслу зерфаслҳо, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст.

МУНДАРИҔАИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи рисола, дараҷаи таҳқиқи он, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, навғониҳои таҳқиқ, арзиши назарӣ ва амалии он нишон дода шудааст. Ҳамчунин, сарчашмаҳои назарию адабӣ ва нуқтаҳои асосии таҳқиқот, ки барои ҳимоя пешниҳод мегарданд, мушахҳас карда мешавад.

Боби якуми диссертатсия «Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ – парвардаи адабиёту фарҳангги тоҷик» унвон дошта, аз ду фасл иборат мебошад.

Дар фасли аввали боби якум “Зиндагиномаи М.Ш. Бухорӣ” доир ба замони зиндагии М.Ш. Бухорӣ, муҳити фарҳангии хонаводагӣ ва таъсири он ба шаҳсияти ояндаи адабиётшинос сухан рафтааст. Адабиётшинос, мунаққид, олим ва мутафаккир Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ 30-юми октябриси соли 1926 дар шаҳри Бухоро дар оилаи яке аз ҷеҳраҳои намоёни ибтидои қарни XX, Шарифҷонмаҳдуми Садри Зиё ба дунё омадааст.

Дар бораи таърихи валодати ў ихтилофи назар вуҷуд дорад, ки дар диссертатсия ба таври муфассал баррасӣ гардидааст.

Шарифҷонмаҳдуми Садри Зиё, падари Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ, аз намояндагони ҷараёни маорифпарварӣ буда, фарзанди домулло қозӣ Абдушакури Оят, шаҳси шеърдӯсту шоиртабиат мебошад. Абдушакур номи ў ва Оят таҳаллуси шоирии вай таъқид гардидааст. Ба гуфтаи устод Айнӣ ў “... аз мутафарридини устодҳои замони худ буда, уламои бисёре аз шогирдони ў буданд”¹.

Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ аз падару модари худ ҳатту саводи ибтидой омӯхтааст. Муҳити фарҳангии хонаводагӣ ба М.Ш. Бухорӣ низ таъсири худро гузошт. Яъне, ў аз даврони кӯдакиву хурдсолиаш ба шеъру адаб ва илму фарҳанг шавқу рағбати беандоза дошт.

Ҳамчунин, М.Ш. Бухорӣ дар хурдсолӣ аз оғӯши гарми модар ва меҳрубониҳои падар маҳрум гаштааст.

Пас аз инқилоби Бухоро, Садри Зиё низ мисли дигар ҷеҳраҳои намоёни илму адаби Бухоро, аз тарафи Ҳукумати Шӯравӣ зиндонӣ мешавад ва дар зиндон соли 1932 вафот мекунад.

Модараш Мусаббиҳа Шукурова ҳам, ҳамроҳи шавҳарааш зиндонӣ шуда, баъди ба озодӣ расидан, пас аз як соли вафоти шавҳарааш, моҳи январи соли 1933 дар синни 37-солагӣ, аз бемории сил, ки дар зиндон ба ин дарди бедаво гирифтор шуда буд, мефавтад.

М.Ш. Бухорӣ пас аз даргузашти волидонаш муддате зери сарпаратии тағояш Авҳадии шоир умр ба сар мебарад. Бо тақозои давру замони ҳукмрон

¹ Айнӣ, С. Намунаи адабиёти тоҷик / С. Айнӣ. - Душанбе: Адиб, 2010. - 448 с.

тағоияш Авҳадиро соли 1937 аввал зинданӣ ва пас он ба Сибир бадарға мекунанд ва ў дар он ҷо аз олам ҷашм мепӯшад. М.Ш. Бухорӣ тамоман бесаробон монда, ба хонаи аммааш Иқболхон меояд ва пас аз ҷанде дуҳтари аммааш Асолатхон ба Бухоро рафта, ўро соли 1939 бо ҳудаш ба Сталинобод меорад.

Дар Сталинобод устод Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ аввал дар мактаби миёна, баъд дар омӯзишгоҳи педагогӣ таҳсил намудааст. Пас аз ҳатми омӯзишгоҳ ў ба Донишкадаи давлатии педагогии ба номи Т.Г. Шевченкои шаҳри Сталинобод (имрӯза Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ) ба факултаи забон ва адабиёти тоҷик доҳил гардида, соли 1945 онро ҳатм менамояд. Солҳои донишҷуяш (яъне солҳои 1943-1945) дар идораи рӯзномаи “Тоҷикистони сурҳ” (ҳоло газетаи “Ҷумҳурият”) ба ҳайси мусаҳҳех дар бости шабона кор мекард. Ҳамчунин, соли 1944 дар Институти таърих, забон ва адабиёт (имрӯза Пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ) ҷанд муддат ба ҳайси лаборант ифои вазифа кардааст.

Аз соли 1948 то 1951 зери роҳбарии устод Ҳолик Мирзозода дар мавзӯи “Эҷодиёти Сиддиқии Аҷзӣ” тадқиқот мебарад. Бо тақозои давру замон Аҷзӣ шоири иртиҷои эълон гардида, ба дифои рисола дар ин мавзӯъ иҷозат дода намешавад. М.Ш. Бухорӣ соли 1953 зери роҳбарии шарқшиносӣ маъруф И.С. Брагинский мавзӯи дигар - “Хусусиятҳои ғоявию бадеии “Ёддоштҳо”- и С. Айнӣ”-ро интиҳоб намуда, дар Пажӯҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ соли 1955 дифоъ мекунад ва сазовори унвони номзади илмҳои филологӣ мегардад.

Ҳамин тавр, то 1989 дар Пажӯҳишгоҳи забону адабиёти ба номи Рӯдакӣ ба ҳайси корманди илмӣ дар риштаи нақди адабӣ ва таҳқиқи таърихи адабиёти муосири тоҷикӣ машғулият доштааст.

М.Ш. Бухорӣ яке аз адабиётшиносони варзидаест, ки дар таҳқиқи адабиёти давраҳои гуногун ва масъалаҳои муҳимми назариявии адабиёти классику муосири тоҷик дар омӯзишу пажӯҳиши адабиёти ҳалқҳои дигар, инчунин доир ба масъалаҳои гуногуни забон, маъnavиёт, фарҳанг ва паҳлӯҳои дигари ҳаёти инсоният хидмати арзандае намудааст.

Устод М.Ш. Бухорӣ дар таълифи таҳrir ва омода намудани “Очерки адабиёти советии тоҷик”, ки иборат аз ду ҷилд буда, солҳои 1956-1957 ва солҳои 1978-1984 ҷор ҷилди “Таърихи адабиёти советии тоҷик. Инкишофи жанрҳо” аз ҷониб баромадаанд, саҳми назаррас дорад.

Солҳои шастуму ҳафтодум ба масъалаҳои забони форсии тоҷикӣ ва корбасти он машғул ғаштааст. Натиҷаҳои пажӯҳиши ҳудро устод дар китobi “Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад” (1968) гирдоварӣ намудааст.

Соли 1971 дар Пажӯҳишгоҳи шарқшиносии Москав дар мавзӯи “Масъалаҳои жанр ва услуб дар насири муосири тоҷикӣ” рисолаи докторӣ дифоъ менамояд ва ин рисола дар ҷилди ҷаҳоруми “Таърихи адабиёти советии тоҷик. Инкишофи жанрҳо” ҷой дода шудааст. Аз соли 1956 Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ узви Иттиҳоқи нависандагони Тоҷикистон мебошад.

Муҳаққиқ дар аввал бо номи Муҳаммад Шарифовиҷ Шукурӯв ва аз соли 1993 бо номи Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ фаъолият намудааст ва тавре дар китobi “Осорномаи Муҳаммадҷони Шакурӣ” (2007) қайд карда мешавад: “Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ то соли 1993 дар навиштаҳои ҳуд Муҳаммадҷон Шукурӯв имзо мекард. Дар ҳучҷатҳои расмӣ номи ў Муҳаммад Шарифовиҷ Шукурӯв аст. Имзои «М. Шакурӣ» аз мақолаи “Қисмати забон

қисмати ҳалқ аст” (бо ҳамқаламии Лоиқ ва Ш.Рустамов. “Садои мардум”. - 23 июли 1993) шурӯй шудааст”¹.

М.Ш. Бухорой муддатҳои зиёд аъзои ҳайати таҳририяи мачаллаи “Мактаби ибтидой” (1958-59), аъзои ҳайати таҳририяи мачаллаи “Садои Шарқ” (1959-77), узви Шӯрои танқиду адабиётшиносӣ дар назди Иттифоқи нависандагони СССР (1968), аъзои Комитети Мукофотҳои давлатии РСС Тоҷикистон ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар соҳаи адабиёт, санъат ва меъморӣ дар назди Шӯрои Вазирони РСС Тоҷикистон (1971-74), раиси Шӯрои илмии адабиётшиносӣ дар Энсиклопедияи шӯравии Тоҷикистон (то охирҳои ҳаёташ) будааст.

М.Ш. Бухорой дар созмонҳои байналмилалӣ низ фаъолият намудааст. Масалан, соли дар 1973 ў ба узвияти Ассотсиатсияи байналхалқии мунаққидони адабӣ дар шаҳри Париж интихоб гардида буд.

М.Ш. Бухорой соли 1981 ҳамчун аъзо – корреспонденти (узви вобастаи) Академияи илмҳои РСС Тоҷикистон ва соли 1987 узви пайваста (академик)-и Академияи илмҳои Тоҷикистон интихоб гардидааст. Ба гуфти донишманд Георгий Ломидзе: “Муҳаммад Шукурӯв барои адабиёти тоҷик, барои ҳалқи азизи тоҷик, барои маданияти сермиллати советӣ бисёр, ниҳоят бисёр хидмат кард. Ба корҳои ў пурра баҳо додан душвор аст. Саҳми ў назаррас ва хеле муҳим мебошад”².

Фасли дуюми боби якум - “Нигоҳе ба фаъолияти илмии М.Ш. Бухорой” оид ба фаъолияти илмии адабиётшинос маълумот медиҳад. Муҳаммадҷони Шакурии Бухорой дар тӯли фаъолияти илмиаш зиёда аз 50 китоб ва 600 мақолаҳои илмӣ таълиф намуда, паҳлӯҳои гуногуни забониву адабиётшиносӣ, фарҳангу маъnavиёт ва монанди инҳоро ба таҳқиқ фаро гирифтааст. Мисли: “Хусусиятҳои ғоявию бадеии “Ёддоштҳо”-и устод Айнӣ”, “Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад”, “Паҳлӯҳои тадқиқи бадеӣ”, “Диди эстетикии ҳалқ ва насри реалистӣ”, “Таърихи адабиёти советии тоҷик” иборат аз шаш ҷилд, “Ҳурӯсон аст ин ҷо: маъnavиёт, забон ва эҳёи миллии тоҷикон”, “Сотим Улуғзода”, “Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад”, “Анъана ва навоварӣ”, “Инсонгаройии омӯзиш ва забони миллӣ”, “Анъана, ҳалқият ва маҳорат”, “Мактаби одамият”, “Насри Ҷалол Икромӣ”, “Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист”, “Садриддин Айнӣ – равшангари бузург”, “Истиқлол ва худшиносии иҷтимоиву маъnavӣ”, “Сарнавишти форсии тоҷикии Фарорӯд”, “Пантуркизм ва сарнавишти таърихии тоҷикон”, китобҳои дарсӣ, таълимӣ ва чандин асарҳои дигар, ки дар диссертасия ба таври комил зикр гаштаанд, ба қалами ин олим тааллук доранд.

Муҳаққиқ дар баробари ин, ба тарҷумаи асарҳои адібони рус Тургенев И.С. “Рудин” (роман), Лукнитский П.Н. “Тоҷикистон” ва Алексеев С. “Суворов ва солдатҳои рус” (ҳикояҳо) низ шуғл варзидааст. Ҳамчунин чандин шеър эҷод кардааст, ки дар рӯзномаву мачаллаҳо чоп гардидаанд. Монанди: “Бачаҳои шод”, “Гочи сари тоҷикон”, “Лаҳза ба лаҳза, дам ба дам”, “Байраки зафар”, “Урдуи зафар”, “Суруди зафар”, “Тасаддуқ”, “Суруди интихобкунандагон” ва “Ҳар тараф”.

М.Ш. Бухорой вобаста ба паҳлӯҳои муҳталифи адабиёти тоҷик (ҳам адабиёти классику ҳам мусоир), аз қабили нақши суннатҳои назму насри классикии форсий-тоҷикӣ дар насри реалистии тоҷикӣ, масъалаи анъана ва навоварӣ, вежагиҳои

¹ Осорномаи Муҳаммадҷони Шакурий (Тартибидиҳандагон: Анзурати Маликзод ва Муҳаббат Ҷалилова). – Душанбе: Дониш, 2007. – С.3.

² Абармарди илму фарҳанг (мачмӯаи маколаҳо, ёддошт ва меҳрномаҳо бахшида ба 80-солагии академик М.Шакурий). – Душанбе: Дониш, 2006. – 368 с.

миллии насли реалистии тоҷикӣ, забону маънавиёт ва дигар бахшҳои ҳаёти ҷамъиятӣ мақолаҳои зиёде дар рӯзномаву маҷаллаҳои гуногун ба табъ расонидааст.

Соли 1988 мақолаи “Ҳар к-ӯ ба забони хештан дармонад” дар “Литературная газета” (Москва, 14 декабря соли 1988) чоп шуда, дар байни мақолаҳои ин нашрия ҳамчун “Мақолаи сол” пазируфта мешавад.

Боби дуюми диссертасия “Андешаҳои Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ доир ба таърихи адабиёти тоҷик” ном дошта, дар ҷорӣ таркиби он андешаҳои М.Ш. Бухорӣ оид ба таърихи адабиёти тоҷик таҳлилу баррасӣ гардидааст. **Фасли якуми ин боб “Адабиёти классикӣ дар пажӯҳиши М.Ш. Бухорӣ”** унвонгузорӣ шудааст. Омӯзиши адабиёти асримиёнагӣ дар фаъолияти илмии М.Ш. Бухорӣ ҷойгоҳи хос дорад. Рӯдакишиносӣ аз шоҳаҳои бузурги илми адабиётшиносӣ ба ҳисоб рафта, аз ибтидои садаи XX муҳаққиқони ватаниву ҳориҷӣ паҳлӯҳои ҷудогонаи ҳаёту фаъолияти ин шаҳсияти фавқулодаро ба риштаи таҳқиқ қашидаанд. М.Ш. Бухорӣ низ паҳлӯҳои гуногуни ҳаёту эҷодиёти устод Рӯдакиро мавриди пажӯҳиш қарор додааст. Муҳаққиқ дар мақолаи “Рӯдакӣ ва ҳалқ” оромгоҳи устод Рӯдакиро дар дехаи Панҷрӯд, дар паси боғе, ки “Боғи мир”, “Боғи Малик” ё “Майдони малик” ном дорад, ҷойгир медонад ва таъкид мекунад, ки аз тарафи ҳамдиёрон қабри ӯ бо номҳои “Қабри Мулло Абулҳасан”, “Қабри Мулло Абулҳасани шоир”, “Қабри шоирӣ аъмо” ба забон оварда мешавад ва номи Малик дар дехаи Панҷрӯд хеле серистеъмол аст: яке аз роҳҳои ин дехаро “Роҳи малик”, яке аз ҷӯйҳояшро “Ҷӯйи Малик” ва пule дар ин деха мавҷуд аст, ки онро “Пули Малик” меноманд. Устод М.Ш. Бухорӣ таҳмин менамояд, ки шояд ин тавр ном гирифтани ин маконҳо бо унвони устод Рӯдакӣ, ки ӯро Маликушшуаро ном мебурданд, вобастагие дошта бошад.

Академик М.Ш. Бухорӣ мавзӯъҳои ватандӯстӣ, ҳудшиносии миллӣ, арҷузорӣ ба арзишҳои милливу ниёгонамонро дар адабиёти классикии форсу тоҷик таҳқиқ намуда, инъикоси онҳоро дар ашъори Маликушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ пайгири намудааст. Ӯ дар мақолаи «Ғояи ватандӯстӣ дар шеърҳои устод Рӯдакӣ» чунин ибрози назар менамояд: «Тамоми фаъолияти ҷамъиятӣ ва адабии устод Рӯдакӣ намунаи одии ватандӯстист, ки мувофиқи шароити таърихии асри X ба шаклҳои хосси он замон зухур кардааст. Муборизаи ӯ барои инкишофи забони адабии тоҷикии дарӣ (форсии дарӣ) ва такомули адабиёти олисанъати бадӣ дар ин забон муборизаи ватандӯстонае буд, ки аҳаммияти қалони сиёсӣ дошт. Ин мубориза яке аз муҳимтарин зухуроти ҳудшиносии ҳалқи тоҷик буд»¹.

М.Ш. Бухорӣ дар роҳи расидан ба ҳудшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ эҳтиром гузоштан ба фарҳанг ва забону адаби хешро заминаи асосӣ меҳисобад. Дар шароити Тоҷикистони соҳибистиклол дар мисоли ашъори Рӯдакӣ дар ҷавонон парвардани ғояҳои ватанҳоҳӣ ва ифтиҳори миллӣ аз ҳадафҳои бунёдии муҳаққиқ ба ҳисоб мераванд. М.Ш. Бухорӣ афзудааст, ки вахдату ягонагӣ, ҳимояи марзу бүм ва ҳувияти миллии ҳалқи тоҷик дар эҷодиёти устод Рӯдакӣ мавқеи барҷаста дорад.

Баъд аз Одамушшуаро Рӯдакӣ муҳаққиқ рӯзгору осор ва ҳунари эҷодии Низомии Ганҷавиро дар оғарениши қаломи мавзун мавриди таҳқиқ қарор дода, мақоми ӯро дар ташаккул ва пешрафти анвои гуногуни шеъри форсу тоҷик таъкид намудааст.

¹ Шукуров, М. Ғояи ватандӯстӣ дар шеърҳои устод Рӯдакӣ / М. Шукуров // Тоҷикистони советӣ. – 1958. – 17 окт.

Ба андешаи муҳаққиқ, номи шоир дар қатори нобигагони адабиёти ҷаҳон чун Пушкин, Шекспир, Руставели, Гёте, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Саъдӣ ва дигарон меистад.

Аз таҳқиқоти Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ бармеояд, ки таъсири осор ва мактабе, ки Низомии Ганҷавӣ ташкил карда буд, асрҳои зиёд дар адабиёти мо пойдор мондааст. Инчунин, иброз медорад, ки “достонҳои ишқӣ-романтиқӣ ва ахлоқӣ-фалсафии ўро баъдҳо як котиб дар як ҷо ҷамъ карда, “Ҳамса” ном гузошт. Баъд аз ин ҳамсанависӣ дар адабиёти форс-тоҷик ба шакли анъана даромад”¹. М.Ш. Бухорӣ ҳамсанависиро нишонаи иқтидори беандозаи шоирии Низомӣ медонад.

М.Ш. Бухорӣ ҳар як достони таркиби “Ҳамса”-ро дар алоҳидагӣ таҳлилу арзёбӣ карда, ба навпардозиҳои шоир диққати ҷиддӣ медиҳад ва оид ба паҳлуҳои ҷудогонаи ҳар қадоми онҳо фикрҳои ҷолиб баён менамояд.

Дар фасли дуюми боби мазкур “Таъсири анъана ва суннатҳои адабӣ дар адабиёти муосири тоҷик” таъсири анъана ва суннатҳои эҷодии адабиёти классикӣ дар адабиёти муосири тоҷик таҳқиқу баррасӣ гардидааст.

Аз шоирони асрҳои X-XV таваҷҷуҳи адабиётшинос М.Ш. Бухороиро бештар Абдурраҳмони Ҷомӣ бо ашъори пандунасиҳатӣ ва инсонпарваронаи хеш ба ҳуд ҷалб намудааст. Ҳаёт ва осори ин шоир ва мутафаккири бузург солҳои зиёд дар мадди назари ўқарор дошт.

Дар мақолаи “Ҷомӣ ва адабиёти советии тоҷик”, соли 1965 дар мачаллаи “Садои Шарқ” ба табъ расидааст, устод М.Ш. Бухорӣ саъӣ намудааст, ҳусусиятҳои умдаи осори шоирро ба таври амиқ баррасӣ намояд. Тавре ки муҳаққиқ таъкид месозад, эҷодиёти Мавлоно дар инкишофи адабиёти тоҷик аз асри XVI то ибтидои асри XX нақши муайяне гузоштааст. Инчунин, таъкид менамояд, ки Ҷомии бузург комёбихои адабиёти форсу тоҷикро аз Одамушшуаро Рӯдакиу Ҳаким Фирдавсии Тӯсӣ ва Низомии Ганҷавӣ то Абӯаҳлоқ Саъдию Ҳоча Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Ҳуҷандиву Ҳусрави Деҳлавӣ ҷамъбаст намуда, осори бешуморе дар рӯҳи беҳтарин анъанаҳои гузаштагони мо оғаридааст ва он анъанаҳоро такмил дода, ба онҳо қувваҳои наве баҳшидааст.

Адабиётшинос диққати адибони адабиёти минбаъдаро ба шоир дар содагию равонии осори Ҷомӣ, таъсирпазирӣ аз ғояҳои пешӯдами адабиёти классикии форсу тоҷик дар осори ў медонад: “Шоирон байтҳои ўро тазмин мекарданд, ба ғазалҳояш назира мегуфтанд, “Лайлию Мачнун”-и Шоҳин ва Туғрал низ қисман назираи “Лайлию Мачнун”-и Ҷомист”². Бояд гуфт, ки шояд бори аввал М.Ш. Бухорӣ достони “Лайлию Мачнун” доштани Нақибхон Туғралро (нотамом бошад ҳам) ҳабар дода бошад, зеро дар “Шамсиддин Шоҳин” ном асари Ҳ.Мирзозода, ки соли 1956 ба табъ расидааст, Шамсиддин Шоҳин чун охирин шоири “Лайлию Мачнун”-саро дониста шудааст³. Дар сарсухани ба “Мунтаҳаботи ашъор”-и Туғрал (1964) навиштаи Н.Маъсумӣ низ достони нотамоме бо номи “Лайлӣ ва Мачнун” доштани Туғрал ишора нашудааст⁴.

Аз таҳқиқоти М.Ш. Бухорӣ бармеояд, ки яке аз аввалин ҷаҳони намоёни адабиёти советии тоҷик, ки ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ таваҷҷуҳ зоҳир кардааст, Садриддин Айнӣ мебошад.

¹ Шукуров, М. Низомии Ганҷавӣ / М. Шукуров // Газетаи муаллимон. – 1947. – 6 окт.

² Шукуров, М. Ҷомӣ ва адабиёти советии тоҷик / М. Шукуров // Садои Шарқ. – 1965. – №1. – С. 104-110.

³ Мирзозода, Ҳ. Шамсиддин Шоҳин / Ҳ.Мирзозода. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1956. – С.86.

⁴ Маъсумӣ, Н. Туғрал ва муҳити адабии ў / Н.Маъсумӣ // Туғрал. Мунтаҳаби ашъор. – Душанбе: Ирфон, 1964. – С.5-66.

Сипас, устод М.Ш. Бухорой зимни пажӯҳиш дар мақола ба таъсирпазирии устод Айнӣ аз эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ диққати махсус медиҳад. Маълум мешавад, ки аввалин таъсироти осори Ҷомӣ ба эҷодиёти Садриддини Айнӣ аз марсияи сурудаи устод Айнӣ дар марги яке аз фарзандони Шарифҷон-маҳдуми Садри Зиё соли 1916 зоҳир мешавад:

*Рафтӣ, эй гулбуни навруста, зи бӯстони падар,
Булбул омад ба физон аз дили нолони падар,
Зи фироқи ту зад оташ ба муҳиббони падар,
Дили бирёни падар, синаи сӯзони падар,
“Рехтӣ хуни дил аз дидай гирёни падар,
Раҳм бар ҷони падар н-омадат, эй ҷони падар”¹...*

Ба андешаи муаллиф, ин қадар ҷонгудоз будани мусаддаси устод Айнӣ якчанд сабабҳо дорад. Яке аз сабабҳояш ин аст, ки шояд марсияи Мавлоно Ҷомӣ Айниро илҳом бахшида бошад, “яъне он ҳама эҳсосоти Айнӣ то андозае сарчашмаи адабӣ дошта бошад”. Зоро ин марсияи Мавлоно яке аз намунаҳои беҳтарини марсияҳои таърихи адабиёти классикии тоҷик аст.

Доир ба ин масъала, яъне таъсирпазирии устод Айнӣ аз Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ, адабиётшинос ақидаҳои ҷолиби дигар низ дорад, ки дар диссертатсия оварда шудаанд.

Муҳаққиқ ба ин назар аст, ки адабони советии тоҷик аз адабиёти классикий шаклҳои шеъриро гирифта, мазмунҳои нави иҷтимоии замони хешро дар он ҷой медиҳанд. Намунаи ин гуна мисолҳоро дар эҷодиёти шоирони гуногун, ба монанди С.Айнӣ А.Лоҳутӣ, А.Ҳамдӣ, П.Сулаймонӣ, М.Турсунзода, М.Миршакар, М.Раҳимӣ ва дигарон пайдо намудан мумкин аст. Марсияи устод Айниро муҳаққиқ яке аз аввалин намунаҳои беҳтарини ин таъсипазирий, яъне дар қолаби анвои шеъри қуҳна ҷой додани мазмунҳои нави иҷтимоию сиёсӣ ба қалам медиҳад².

М.Ш. Бухорой ҳамчунин ба масъалаи назирасарой дар адабиёти советии тоҷик диққати махсус зоҳир намудааст. Ба андешаи муҳаққиқ дар адабиёти советии тоҷик ҳастанд шоироне, ки ба ашъори Абдурраҳмони Ҷомӣ назира гуфтаанд ва дар ин назираҳо ҳодисаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ матраҳ гардида, алоқаи байни адабиёти советиро бо адабиёти классикии тоҷик таъмин кардаанд. Масалан:

Аз Ҷомӣ:

*Рӯйи ту офтобро монад,
Лаъли ту шаҳди нобро монад.*

Аз Айнӣ:

*Инқилоб офтобро монад,
Ё ки тӯфони обро монад³.*

Устод Муҳаммадҷони Шакурии Бухорой ҳамчунин сари масъалаи истифодаи санъатҳои бадей, аз ҷумла ташбех, дар ғазалҳои мазкури Абдурраҳмони Ҷомӣ ва устод Садриддин Айнӣ андешаҳои ҷолиб баён намудааст. Ӯ таъкид месозад, ки дар ғазали зикршудаи Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ рӯй, лаб, ҷашм, зулфи ёр

¹ Шукурев, М. Ҷомӣ ва адабиёти советии тоҷик / М. Шукурев // Садои Шарқ. – 1965. – №1. – С.107.

² Ҳамон ҷо.

³ Ҳамон ҷо. – С.107.

ҳама ҳолати ошикро тасвир менамоянд. Аммо дар муқоиса ба ин, дар ғазали Айнӣ ин ташбеҳот на ҳолати ошиқ, балки инқилоби Октябр ва самараҳои онро инъикос менамоянд. Масалан, Ҷомӣ агар рӯйи ёрро ба офтоб монанд карда бошад, устод Айнӣ офтобро барои ташбеҳи инқилоб истифода намудааст, ки дар ҳақиқат ҷолиб баромадааст.

Зимни таҳқиқу баррасӣ М.Ш. Бухорой заминаи пайдоиши достони “Қишлоқи тиллой”-и Мирсаид Миршакарро дар радифи эҷодиёти шифоҳии мардуми тоҷик тасвири дехай афсонавии достони “Ҳирадномаи Искандарӣ”-и Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ арзёбӣ мекунад.

Нуктаи ҷолиби таваҷҷуҳ ин аст, ки олим тасвири чунин ҷамъияти “идеалий”-ро дар достони “Ҳирадномаи Искандарӣ” ва афsonаҳои ҳалқӣ орзуи деринаи ҳалқ шуморад, дар достони “Қишлоқи тиллой” инро, аллакай, ҳақиқати воқеӣ, орзуи амалигаштаи мардум таъйид месозад, ки мардуми советӣ онро худ бо қувваи бозуи хеш бино кардаанд.

Фасли сеюми боби дуюм “М.Ш. Бухорой ва насри муосир” ном дорад. Масъалаҳои адабиёти муосири тоҷик низ дар баробари адабиёти классикӣ, масоили забону маънавиёт, фарҳангу маданияти ҳалқи тоҷик аз оғози фаъолияти пурсамири илмии М.Ш. Бухорой зери назари ӯ қарор қарор доштанд. Вай на фақат ба умдатарин масъалаҳои назариявии адабиёт таваҷҷуҳ зоҳир мекунад, инчунин фаъолият ва эҷодиёти адабони алоҳида низ аз мадди назараҳ дур набуд ва дар ин замина тадқиқотҳои илмии боризе низ ба анҷом расонид.

Назари адабиётшинос ба таъриҳ ва сарнавишти инсонию ҳунарии адабони муосири тоҷик аз оғоз фарогир ва пурмуҳтаво буда, асарҳои “Таърихи адабиёти советии тоҷик. Насри солҳои 1945-1974”, «Паҳлуҳои тадқиқи бадеӣ» ва “Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист” дар ин замина бунёдӣ ба шумор мераванд.

Адабиётшинос заминаи адабиёти муосири тоҷикро ҳамоно давраҳои пуршукӯҳу дурахшони адабиёти оламшумули классикӣ медонад, ки асрҳо боз таваҷҷуҳи оламиёнро ба худ ҷалб намудааст.

Дар таҳқиқоти устод М.Ш. Бухорой нахустин қадамҳои ҷиддии насири нави реалистии тоҷик бо номи Садриддии Айнӣ вобастагӣ дорад. Муҳаққиқ таъқид мекунад, ки дар эҷодиёти устод Айнӣ дар солҳои 20-30 ҳусусиятҳои асосии муҳимтарин жанрҳои насири реалистии тоҷик - повест, роман ва романи эпопея муайян шудаанд.

Муҳаққиқ ба он ақидаи адабиётшинос Л.Н.Демидчик¹ ҳамфир аст, ки “хучҷатписандии қатъӣ, муқобилгузории воқеияти ҳозираи сотсиалистӣ ба гузаштаи феодалий, ки дар очеркҳои С. Айнӣ “Колхози “Коммунизм” (1934), “Гирози ҷаҳон” (1937) ва асарҳои очеркӣ дигар нависандагон дар солҳои сӣ дид мешавад, минбаъд ҳам давом кард ва инро аз бисёр очеркҳое, ки дар солҳои чилу панҷоҳ ва баъд аз он навишта шудаанд, мушоҳида кардан мумкин аст”².

Адабиётшинос иброз медорад, ки чунин вазифаи очерк дар солҳои пас аз Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва баъд аз он, алалхусус дар эҷодиёти насли ҷавон давом кард, лекин дар охири солҳои панҷоҳ ва аввали солҳои шаст нақши очерк дар адабиёти тоҷик то андозае тағиیر ёфт.

Муҳаққиқ таъйид менамояд, ки яке аз ҳусусиятҳои муҳимми очерки тоҷик аз аввали пайдоишаш ин аст, ки обуранги ҳиссии он фаровон аст ва ин ба ҳусусиятҳои романтикийи адабиёти ҳозираи тоҷик аз адабиёти даврони гузаштаи

¹ Демидчик, Л.Н. Насри солҳои. 30. Таърихи адабиёти советии тоҷик: инкишофи жанрҳо. Иборат аз шаш ҷилд. Ҷ.II / Л.Н. Демидчик. – Душанбе: Дониш, 1978. – С.173.

² Шукуров, М. Таърихи адабиёти советии тоҷик / М. Шукуров. – Ҷ.IV. – Душанбе: Дониш, 1980. – С.20.

он низ вобастагии зиёд дорад. Ва яке аз натицаҳои ин равандро ў дар пайдо шудани очерки лирикӣ медонад.

Дар очерки лирикӣ ҳиссиёту ҳаяҷони муаллиф, ба ҷараёни тадқиқи публитсистӣ як навъ ҳарорату нармӣ илова карда, ҳӯҷҷату фактҳои воқеӣ ва масъалаҳои ҷамъиятиро ба дили хонанда наздиктар меорад ва ин лиризми нақли публитсистӣ аз муҳимтарин воситаҳоест, ки аҳаммияти он масъалаи иҷтимоиеро, ки мавриди тадқиқ қарор ёфтааст, маҳсус таъкид мекунад.

Дар баробари ҳамаи ин, муҳаққиқ таъкид менамояд, ки очерки лирикӣ бо тамоми имкониятҳои фаровони худ дар адабиёти тоҷик дуруст истифода нашудааст ва имрӯз ҳам ҷандон бисёр ба назар намерасад.

Адабиётшинос ба гурӯҳи очеркҳои барҷастаи публитсистӣ очеркҳои С. Айнӣ “Қаҳрамони ҳалқи тоҷик Темурмалик”, Ҷалол Икромӣ «Дар бораи як ғиҷим пахта» (1948), очерки Раҳим Ҷалил “Шаҳри Ленин дар сарзамини тоҷикон” (1957), А. Шукӯҳӣ очерки “Барои ҳурмати обу замин” (1962), Ф. Ниёзӣ дар очерки “Водии нур” (1963) ва ҷанд очеркҳои дигарро мансуб медонад.

Дар баробари ин, муҳаққиқ навъи дигари очерк-очерки мақоларо таъкид месозад ва иброз медорад, ки тақроран - гаштаву баргашта баён гардидан ҳақиқатҳои одии ба ҳама маълум, ҳусусияти хосси очерки мақола мебошад. Нависанда аввал манзараро аз мулоҳизаҳои хурд оғоз намуда, сипас, ба мулоҳизаҳои умумӣ мегузарад. Ва ин аст, ки дар ин очерк лавҳаи бадеӣ ва мулоҳизаҳои умумӣ паси якдигар меоянд. Вале он лавҳаи бадеӣ сабаби ба миён омадани як силсила муҳокимаҳои амиқи ҳаётӣ нагардида, нависанда бо баёни ҷанд мулоҳизаи умумии газетӣ қаноат менамояд. Адабиётшинос ба ин гурӯҳ очеркҳои Раҳим Ҷалил “Дар паси кӯҳи баланде” (1955), “Гуфтаҳои Қуддусбобо” (1957) ва ҷанде дигарро, ки шаклан дар ҳамин равия навишта шудаанд, шомил медонад.

Дар байни навъҳои гуногуни очерк таваҷҷуҳи муҳаққиқро очерки проблемавӣ зиёдтар ҷалб мекунад, зоро дар он муҳокимаи масъала, баҳсу мунозира, исботу рад кардани фикрҳои гуногун мушоҳида мешавад ва инсон фақат аз як нуқтаи назар, аз нуқтаи назари муносибат ба он масъалаи баҳсталаб ё ягон ҷиҳати он масъала тасвир мешавад. Дар очеркҳои А. Шукӯҳӣ “Барои ҳурмати обу замин” (1962), М. Наҷмиддинов «Обу ободӣ» (1973), «Қадри замин ба одам» (1972), асари Шодӣ Ҳаниф «Кӯҳдоман» (1974) муҳимтарин ҳусусиятҳои очерки ҳозираи тоҷик - масъалаҳои асосии ҳалталабро бо ҷиддият ба миён гузоштан, онҳоро ҳартарафа санҷидан, ба хубӣ фикр кардан, барои ҳалли онҳо ёрӣ додан ба хубӣ ифода шудааст.

Пас аз пажӯҳишҳои домандор адабиётшинос чунин натиҷагирий менамояд, ки, мутаассифона, ин гуна очерки публитсистӣ, ки проблемаҳои муҳимми ҷамъиятиро бо як тезиу тундӣ ба миён гузошта бошад, дар насири тоҷик ҳанӯз кам аст.

Ғайр аз ин, адабиётшинос дар адабиёти ин давра навъҳои очерки тарҷумаи ҳол (очеркҳои Ҷ.Икромӣ «Як қаҳрамони асраро» (1935), «Пири кор» (1945), «Раис» (1947), «Расми қаҳрамон» (1948), «Аслия» (1953), «Тақдири боғандо» (1953), очерки Р.Ҷалил «Духтаре аз Ӯротеппа», очеркҳои Ф. Ниёзӣ «Дар замини зархез» (1950), «Иқболи баланд» (1954) ва «Духтари номдори водии Кофарниҳон» (1955)), очерки илмии оммабоб (очеркҳои «Аз пайи ҳикмати ҳалқ» (1961) ва «Афсонаи сеҳазорсола»-и (1973) Р.Амонов) ва сафарномаро низ баррасӣ намуда, анъанаи хеле қадима будани таълифи сафарнома ва аз асри XI («Сафарнома»-и

Носири Хисрав) то ибтиди аслии XX, то арафаи Инқилоби Октябр давом карданашро маҳсус қайд намудааст.

Ба ақидаи муаллиф, хусусан дар ибтиди аслии XX, дар аслии Мирзо Сироҷи Ҳаким «Туҳафи аҳли Бухоро» оҳанги публисистӣ хеле қувват гирифта, муҳокимаву мулоҳизаҳои публисистии муаллиф мавқеи қалоне ишғол намуданд ва мазмуни иҷтимоии сафарнома боз ҳам баландтар гардида, дар он як ғояи нав - ғояи ватандӯстӣ падид омад. Ин хусусиятҳои сафарномаи пеш аз инқилоб дар сафарномаи имрӯза бо мазмуну шакли наве инкишоф ёфта истодааст. Агар М.Ш. Бухорӣ ба мавзӯъ ва мундариҷаи «Туҳафи аҳли Бухоро» назари нек дошта бошад, пас X. Мирзозода рӯҳи танқидии онро аз камбузидҳои асан дониста, таъкид мекунад, ки «агар дар сафарномаи Мирзо Сироҷи Ҳаким «Туҳафи аҳли Бухоро» (ибтиди аслии XX) мушоҳидай пешрафти иқтисодӣ ва маданий мамлакатҳои Ғарб боиси ҳасрату надомат аз ақибмондагию ноободии Осиёи Миёна гардида бошад, дар сафарномаи муаллифони советӣ ҷойи таассурути маъюсонаи сафарномаҳои гузаштаро ҳисси шодӣ, умед, ифтихор ишғол кардааст»¹.

Дар баробари ҳамаи ин хусусиятҳои умдаи очерки сафарнома, инчунин устод М.Ш. Бухорӣ камбузии асосии бázze сафарномаҳои тоҷикро (аслии Ҷ. Икромӣ «Дар меҳмонии бародарони ўзбек» - 1953, аслии Ф. Ниёзӣ «Дар кишвари дӯстон» - 1954 ва дигарҳо) дар он мебинад, ки дар онҳо на фақат образи ба назар намоёни шахсони алоҳида, балки образи колектив ва гурӯҳи мардум низ ба назар намерасад.

М.Ш. Бухорӣ ба пажӯҳиши дигар жанрҳои адабиёти давраи навини тоҷик низ пардохтааст. Оғози эҷодиёти ҳама насрнависони маъруфи имрӯзаро ўз ҳикоя медонад. Дар солҳои сиом, менависад адабиётшинос, Ҳ.Карим, Р.Ҷалил ва Б.Азизӣ барин нависандагон ҳикояро жанри асосии эҷодиёти худ қарор дода буданд. Дар адабиёти давраи нав Ҳ.Карим чун асосгузори новеллаи реалистии ҳозиразамон эътироф шудааст.

Дар марҳилаи аввали пайдоиш ҳикояи реалистии тоҷикро олим дорои обуранги публисистӣ медонад ва андешаи онро дорад, ки ҷанбаи публисистӣ дар бисёр ҳикояҳои солҳои сиом онҷунон пурӯзват буд, ки гоҳо ҳудуди байни очерку ҳикояро муайян кардан имкон надошт.

Муҳаққиқ нисбат ба ҳикояи солҳои панҷоҳум ва шастум қайд менамояд, ки чун Ф.Муҳаммадиев ва М.Хочаев як гурӯҳ ҳикоянависони ҷавоне, ки дар ин солҳо ба майдони адабиёт омаданд, ҳамон роҳу равиши наверо, ки дар ҳикоянависии тоҷик пайдо шуда буд, давом доданд. Назари инҳо ҳам ба олами ботинии инсон, ҳам ба ҳислатҳои ачибу ибраториҷа одамон, ки моҳияти равандҳои муҳимми ҳаёти имрӯзаро нишон дода метавонанд, равона гардидааст. Ин ақидаи М.Ш. Бухорӣ оид ба навпардозӣ ва гуногунандешии адабони тоҷик ба тафйироти вазъи сиёсии мамлакати Шӯравӣ вобастагӣ дорад.

Умуман, дар адабиёти бадеии шӯравӣ, ки адабиёти тоҷик як ҷузъи он буд, аз солҳои Ҷонги Бузурги Ватанӣ (1941-1945) сар карда, тафйироти сифатӣ сурат гирифт. Дар ин давра таваҷҷуҳи нависандагон ба таърихи муборизаҳои ҳалқ барои озодӣ ва якпорчагии ватан ҷалб гардида адабон аз ҷаҳорҷӯбаи методи соҳтаи реализми сотсиалистӣ як андоза берун баромада, ба воқеяти комил рӯ оваранд.

Адабиётшинос хусусияти ҷолиби дигари ҳикояи замони муосирро аз ворид гардидани ҳаҷву мутоиба ба он медонад. Барои тақвияти афкори хеш ўз дар солҳои

¹ Мирзозода, Ҳ. Маҳфилоро / Ҳ.Мирзозода // Маориф ва маданият. – 1967. – 6 сент. – С.3.

Чанги Бузурги Ватанй ҳадафи тири ҳаҷвиёти нависандагони шӯравӣ гардиданӣ симои манфури фашистонро махсус қайд менамояд.

Ҳамин тавр, муҳаққиқ ҳикояро яке аз жанрҳои барчастаи давраи нави адабиёти тоҷик муаррифӣ менамояд.

Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ дар асари “Насри солҳои 1945-1974” масъалаи ба адабиёт ворид гардиданӣ мавзӯи ҷангу қаҳрамониро дар замони Ҷанги Бузурги Ватанӣ низ баррасӣ намудааст.

Муаллиф ибрози назар менамояд, ки қаҳрамонии ҳалқи советӣ дар ҶБВ, фидокориҳои беназири ватандӯстонаи фарзандони фидокори мо дар майдони муҳориба, ғалаба аз болои фашистон дар адабиёти тоҷик саҳифаи наверо боз намуд. Иштироки ҷангварони тоҷик дар мубориза ба муқобили Германияи фашистӣ, тасвири майдони ҷанг, манзараҳои ҳаёти ҷангии муҳофизони Ватан ва хусусиятҳои хосси муборизаи онҳо хеле равшану возех дар эҷодиёти шоирону нависандагон тасвир мёфтанд. Устод М.Ш. Бухорӣ асарҳои қалонтарини Ф.Ниёзӣ - романҳои “Ҳар беша гумон мабар, ки холист” ва “Вафо”-ро намунаи барчастаи инъикоскунандай муҳорибахо, зоҳир намудани воқеаҳо, рафтори одамон дар майдони ҳарбу зарб ва манзараҳои ҳаёти ҷангии қаҳрамонони мубориз медонад ва повести “Ёрони боҳиммат”-и С.Улуғзодаро низ дар ин радиф қарор медиҳад.

Дар баробари муваффақиятҳо М.Ш. Бухорӣ оид ба камбудии мундариҷавӣ ва услубии асарҳои мазкур низ изҳори ақида менамояд. Масалан, муҳаққиқ оид ба қисми аввали романи “Вафо”-и Фотех Ниёзӣ чунин назари танқидӣ дорад: “Дар асар асосан манзараи ҷанг, бештар воқеа аз пеши назари мо мегузарад, мо чаққонӣ ва қувваи бозуи ҷангварро мебинем, аммо аз қувваи ботинии ў, аз фикру андеша ва ҳиссииёту ҳаяҷоне, ки ў дар ин лаҳза дошт, бехабар мемонем. Нависанда аз ҷараёни ботинӣ, ки дар дили ҷангвар буд, қариб тамоман қатъи назар кардааст”¹.

Ҳамин тавр, таҳқиқоти адабиётшинос М.Ш. Бухорӣ дар боби таҳқиқ ва пажӯҳиши навъҳои гуногуни жанрӣ дар давраи нави адабиёти тоҷик бо он чи зикр шуд, маҳдуд намешавад. Аз таҳқиқотҳои нисбатан ҷомеи муҳаққиқ оид ба адабиёти муосир дар боби мазкури диссертатсия сухан рафтааст.

Дар **“Фасли ҷоруми боби дуюм, “Таҳқиқу баррасии назми муосири тоҷик”**, адабиётшинос Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ дар баробари пажӯҳиши масъалаҳои жанр ва инкишофи насири давраи нави адабиёти тоҷик, инчунин ба таҳқиқу баррасии назми ин давра таваҷҷуҳӣ махсус зоҳир намуда, ҳама комёбиву махсусиятҳои давраи нави адабиёти тоҷикро ба ду шахсияти бузург устод Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ вобаста медонад ва таъкид менамояд, ки Абулқосим Лоҳутӣ бехтарин намунаҳои назми нави тоҷикро эҷод намудааст. Муҳимтарин асарҳои ў «Кремл», «Инқилоби сурх», «Мо зафар хоҳем кард», «Сафари Фарангистон», «Точ ва байрак» аҳамияти бузурги ғоявию бадӣ доштанд. Аз ин манзумаҳо тасвири реалистонаи воқеяти советӣ, тасдиқи ҳаёти имрӯза ва фардои мамлакати сотсиалистиро бомуваффақият аз худ карда истодани назми тоҷик намоён буд”².

Дар радифи А.Лоҳутӣ устод М.Ш. Бухорӣ инчунин, ба пажӯҳиши осори сарояндаи суруди сулҳ Мирзо Турсынзода пардохта, дар бораи фаъолияти шоир, мавзӯву мундариҷаи шеърҳои ў, маҳорат ва шуҳрати шеъри шоир таҳқиқоти пурмуҳтаво анҷом додааст.

¹ Шукуров, М. Таърихи адабиёти советии тоҷик/ М. Шукуров. – Ҷ.IV. – Душанбе: Дониш, 1980. – С.90.

² Шукуров, М. Раҳим Ҷалил / М. Шукуров, А.Сайфуллоев. - Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1959. – С.6.

Дар мақолаи “Халқияти назми Турсунзода” адабиётшинос ибroz медорад, ки аз аввалин шеърҳои Мирзо Турсунзода маълум буд, ки аз дилу чон шеър мегӯяд¹. Инчунин, муҳаққиқ ироа менамояд, ки аз аввалин шеърҳои шоир ғояи олии гуманистӣ намудор буда, мавзӯъҳои асосии дар ашъорааш матраҳнамудаи ўро ситоиши сулҳу дӯстӣ, ватанпарастиву худогоҳӣ ва хештаншиносӣ ташкил медиҳанд. “Масъалаи ҷангу сулҳ аз масъалаҳои ҷовидонии адабиёти халқҳои ҷаҳон аст. ... назми Турсунзода савияи баландтари худогоҳии халқ, савия замони моро дар худ акс дод”².

М.Ш. Бухорӣ ибрози ақида менамояд, ки дар шеърҳои Мирзо Турсунзода ҳисси олии ватандӯстӣ, оҳанги пуркуввати мудофиаи Ватан хувайдост.

Дар навбати худ муҳаққиқ заминаи ғояи гуманистии ашъори Мирзо Турсунзодаро баргирифта аз гуманизми Саъдӣ медонад ва барои тақвияти гуфтаҳои хеш аз онҳо байтҳо мисол меорад:

Саъдӣ:

Бани одам аъзои яқдигаранд,
Ки дар оғариниш зи як гавҳаранд...

Мирзо Турсунзода:

Шодам, аммо меҳӯрам ғамҳои халқи дигаре,
Дар назар меоварам торочгашта кишваре³.

Аз назари мунаққид аз солҳои шастум сар карда дар мазмуну муҳтавои ашъори шоир тафйироти сифатӣ ба вучуд омад ва дар шеърҳои “Шоиро!” (1962), “Ошёни баланд” (1968), “Қалам” (1975), “Дӯстонро гум макун” (1975) майле ба сӯйи ҷамъбасти бадеии фалсафӣ роҳандозӣ шуд.

Аз нигоҳи М.Ш. Бухорӣ мавзӯи сулҳ ва дӯстии халқҳо дар назму публистикаи М.Миршакар, дар шеърҳои М. Раҳимӣ, А. Деҳотӣ ва дигарон низ инкишоф ёфта, фаъолияти ҷамъияти ва мавзӯъҳои иҷтимоию сиёсӣ оҳанги публистиқӣ ва рӯҳияи ватандӯстии назму насрро бештар қувват додаанд.

Адабиётшинос дар баробари накӯ пажӯҳиши ҷеҳраҳои гуногуни шинохтаи адабиёти советии тоҷик, инчунин ба таҳқиқу баррасии масъалаҳои гуногуни адабиёт, ба монанди таҳаввулу инкишофи жанрҳои адабӣ, умумияту маҳсусияти анвои адабӣ, ҳусусиятҳои умдаи назми ин даврон пардохта, дар ин бора таҳқиқоти фарогир анҷом додааст, ки “Суҳан аз лирика ва мазмуни ҳаётин он” намунае аз онҳост.

Муҳаққиқ қайд менамояд, ки шеъри лирикӣ фикру ақидаи шоирро ба воситаи эҳсосоти шахсии ӯ ифода менамояд. Устод М.Ш. Бухорӣ шеърҳои Ф.Анзорӣ “Бо ҳунар зебост ёр”, “Зебоии ҳаёт”, рубоиҳои А.Сидқӣ “Ду дил”, Б.Ҳоҷӣ “Суруди ҷӯпон” ва ҷандеи дигарро намунаҳои беҳтарин шеъри лирикӣ ҳисобидааст.

Аз он сабабе, ки лирика фикру ҳаяҷони гуногуни инсониро воситаи тасвир қарор медиҳад, таъкид месозад М.Ш. Бухорӣ, воқеан фалсафаи зиндагиро хеле хуб ифода менамояд. Дар назми ҳар давра фалсафаи ҳамон замон матраҳ мегардад. Шоирони классики адабиёти форсу тоҷикро муҳаққиқ мутафаккирони бузург меҳисобад: “Адабиёти классикии форсу тоҷик муҳаққиқ мутафаккирони зиндагӣ, ба тақдири башарият майлу рағбати тамом дошт. Фалсафаписандӣ ва

¹ Шукуров, М. Халқияти назми Мирзо Турсунзода / М. Шукуров // Шарқи сурх. – 1961. – № 4. – С.147-154; – № 5. – С.127.

² Шукуров, М. Мактаби одамият (Баъзе масъалаҳои адабиёт ва маънавият) / М. Шукуров. – Душанбе: Адиб, 1991. – С.16.

³ Шукуров, М. Садои Осиёи мубориз (Ба муносибати 60-солагии М. Турсунзода). [Матн] / М. Шукуров // Маориф ва маданият, 1971, 23 окт. – С.2.

ҳикматпарварӣ аз муҳимтарин хусусиятҳои он буд. Оҳанги публисистӣ, муроҷиат ба умдатарин масъалаҳои ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, ки аз солҳои револютсия хеле қувват гирифт, ба мазмуни фалсафии шеъри тоҷик сифатҳои нав илова кард, ба он як навъ бурроӣ ва тезиу тундии маҳсуси иҷтимоӣ ато намуд”¹.

Вобаста ба ин нуқтаи назар, яъне “дарки бадеии фалсафӣ” муҳаққиқ ашъори Лоик Шералиро намунаи барҷастаи ин гуна ашъор ҳисобида, иброз медорад, ки дар андешаҳои ў на фақат нақши боризи шеърҳои шоирони бузурги адабиёти классики тоҷик Рӯдакӣ, Ҳайём, Саъдӣ ва Ҳофиз баръало намудор аст, балки гоҳо дар эҷодиёти ў “ботинан ҳамбастагӣ” ба осори шоирону мутафаккирони бузурги ҷаҳон Гёте, Ҳайн, Витмен, Э.Межелайтис, Р.Ғамзатов ва ҷандин бузургони дигар ба муҳоҳида мерасад.

Адабиётшинос оҳанги публисистии достонҳои “Тахти хунин”-и П.Сулаймонӣ, “Точу байрақ”-и А.Лоҳутӣ, «Се саду шасту шаш паҳлу»-и Ғаффор Мирзоро маҳсус қайд намудааст.

Аз ҷумла, устод М.Ш. Бухорӣ таъкид бар он дорад, ки силсилаи «Қиссаи Ҳиндустон» (1947) асаре мебошад, ки “дар он инкишофи лирикаи публисистии иҷтимоию сиёсии тоҷик аз бисёр ҷиҳатҳо ҷамъбаст гардида, дар айни замон бâъзе равияҳои асосии инкишофи баъдинаи он муайян шуд”².

Адабиётшинос таъкид месозад, ки дар достонҳои «Тахти хунин» (1931) (қаҳрамони асосиаш Амир Олимхон) ва «Манораи марг» (образи асосӣ - образи хун)- и Пайрав Сулаймонӣ рӯҳи романтикий хеле пурӯзвват буда, мақсади шоир тасвири манзараҳои даҳшатбори замони феодалий мебошад.

Дар ин давра ба адабиёт симоҳое рӯйи кор омаданд, ки дар онҳо нишонаҳои қаҳрамонони “қавиҳайкалу қӯҳпайкар” дидо мешуд ва ў достони “Точу байрақ” (1935)-и устод Лоҳутиро намунаи беҳтарини ин навъи назми тоҷик арзёбӣ намудааст. Зимнан, муҳаққиқ ин достонро назираи «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ медонад. “... дар «Точу байрақ» он тарзҳои типсозӣ, ки дар “Шоҳнома” ба мулоҳиза меояд, истифода шудааст”³.

М.Ш. Бухорӣ тарзи тамсилӣ ва романтикий тасвирро ба методи реалистии тасвир бегона намедонад ва иброз медорад, ки агар ба эҷодиёти шоироне, ки дар солҳои панҷоҳуму шастум эҷод кардаанд, назар андозем, маълум мегардад, ки дар осори онҳо низ таъсири рӯҳи романтикий пурӯзвват аст. Аз ин ҷиҳат, адабиётшинос шеъру достонҳои Муъмин Қаноат, Лоик, Қутбӣ Киром, Убайд Раҷаб, Бозор Собир ва мисли инҳоро ҷолиби диққат арзёбӣ мекунад.

Дар пажӯҳиши хеш муаллиф хосияти романтикро маҳсус таъкид намуда, қайд менамояд, ки новобаста ба он ки ин хосият дар шаклҳои хосси адабиёти классикии форсу тоҷик зуҳур мейбад, инчунин дар ин давра хусусияти наву сифати тозае қасб карда, нақши ғоявию эстетикии он ба таври рангоранг зуҳур мекунад⁴ ва вобаста ба ин мавзӯъ шеърҳои F. Сафарзода “Шуд вакти сафар”, Қутбӣ Киром “Нур шавам”-ро мисол меорад.

Умуман, андешаҳои М.Ш. Бухорӣ оид ба назми тоҷик ва сабки нигориши шоирони давраи нав ҷолиб ва омӯзандагӣ мебошад. Таҳқиқоти муҳаққиқ дар ин ҷабҳа холисона ва дилсӯзона буда, бо ҷанбаи пурӯзввати илмӣ ва усулий дар таърихи адабиёти тоҷик мавқеи арзандагӣ пайдо кардааст.

¹ Шукӯров, М. Пахлӯҳои тадқики бадеӣ / М. Шукӯров. – Душанбе: Ирфон, 1976. – С.6.

² Шукӯров, М. Таърихи адабиёти советии тоҷик/ М. Шукӯров. – Ҷ.IV. – Душанбе: Дониш, 1980. – С.6.

³ Шукӯров, М. Пахлӯҳои тадқики бадеӣ / М. Шукӯров. – Душанбе: Ирфон, 1976. – С.94.

⁴ Ҳамон ҷо: - С.104.

Боби сеюми диссертатсия - “Устод Садриддин Айнӣ дар пажӯҳиши Муҳаммадҷони Шакурии Бухорой” низ аз ду фасл “иборат аст. Дар фасли якуми ин боб – “Зиндагиномаи устод С. Айнӣ аз назари М.Ш. Бухорой”, оид ба зиндагиномаи устод Садриддин Айнӣ М.Ш. Бухорой таҳқиқоти пурарзиш анҷом додааст.

Агар ҳамаи таҳқиқоту пажӯҳишҳои ин муҳаққикро дар бораи ҳаёту фаъолияти устод Айнӣ ба таври комил пеши назар оварем, равshan мегардад, ки ўроҳи фаъолияти эҷодии Айниро аз як маорифпарвари пешқадами оғози асри XX то ба дараҷаи устоди намоёни наср расиданаш, бо дақиқкорӣ аз назар гузаронидааст.

М.Ш. Бухорой ба муҳимтарин паҳлухои эҷодиёти устод Айнӣ ҷашмандози илмӣ намуда, асарҳои зиёде доир ба паҳлухои гуногуни ҳаёту осори Айнӣ таълиф намудааст. Ҷабҳаҳои гуногуни ҳаёту фаъолияти С. Айнӣ, шахсият ва мақоми устод Айнӣ дар таъриху тамаддуни мардуми тоҷик, ҳимоя, шинохт ва исботи таърихи бою ғанӣ доштани ҳалқи тоҷик, хизматҳои арзандай ў баҳри пойдории забону маънавиёт ва бузургдошти арзишҳои миллии тоҷикон, аз ҷумла ҷанбаи инсонӣ, байналмилалӣ ва миллии насрӣ вай, моҳияти қаробати шарқиву ғарбӣ дар осори ў муҳтавои асосии шинохти нависанда дар осори муҳаққик, аз ҷумла дар китобҳои “Садриддин Айнӣ – равшангари бузурги таърихи тоҷикон”, “Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист” ба таҳқиқ омадаанд.

Муҳаммадҷони Шакурии Бухорой дар асарҳояш ҷузъиёти ҳаёти аллома Садриддин Айниро аз таърихи валодату баромади иҷтимояш сар карда, то шинос гардиданаш бо Шарифҷонмаҳдуми Садри Зиё, тарбияи маънавӣ ёфтани сайқали фикр намуданаш зери таъсири осори маорифпарварамони Аҳмади Доњиш, хислатҳои ҳамидаи устод, монанди ватанпарастӣ, ҳисси баланди ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллий доштан, хоксорӣ, покдиливу поквичдонӣ ва инчунин шахсияти ҳайрҳоҳу меҳруbon нисбати ҷавонони эҷодкор ва дар навбати ҳуд, устоди саҳтигу серталаб буданаш, тамоми давраҳои фаъолияти нависандаро бо маҷмӯи осораш мавриди таҳқиқу омӯзиши амиқ қарор додааст, ки дар ин бора дар ин фасл суханони зиёд гуфта шудааст.

Адабиётшинос дар мақолаи “Падари миллат” (1995) зиндагиву фаъолияти устод Айниро ба таври муфассал баён намудааст. Вобаста ба таҳқиқоту омӯзиш адабиётшинос ба нуктае мерасад, ки меҳри шеър, ки дар дили Айнӣ аз қӯдакӣ бо таъсири шеърдӯстии падар ҷой гирифта буд, дар Бухоро, дар маҳфили адабии Шарифҷонмаҳдуми Садри Зиё - дар сӯҳбати шоирони замон ва ҳаваскорони ҷавон торафт қувват меёфт. Баъзан ўаз дарсхои мадраса дилгир шуда, ҷанд гоҳ фақат бо адабиёт машғул мегардид. Муддате «девони Соиб ва Ҷомиро ба такрор ҳонд». Ниҳоят соли 1895 ў ҳуд шеър гуфтанро оғоз кард.

Ҳангоми таҳқиқотҳои домандору пурмуҳтавояш М.Ш. Бухорой, дар он солҳо зарурати ба вучуд омадани мактабҳои усули ҷадидро махсус қайд намуда, ба қалами устод Айнӣ навишта шудани якчанд китобҳои дарсӣ барои ин мактабҳои усули ҷадидро низ таъкид менамояд.

“Зиндагии Айнӣ пур аз часорату шуҷоат ва корнома, як намуна аз тавоноию бузургии одам буд. ... Дар шаҳси вай қобилияту имконоти инсон ва ҳалқ таҷассум ёфт ва ў тавонист, ки дарду аламҳо, ғаму шодиҳо ва орзуу омоли аҳли заҳматро, азму иродай ўро дар роҳи озодӣ ба камоли пуррагӣ ифода намояд”¹.

¹ Шукуров, М. Бузургии Айнӣ аз бузургии ҳалқ / М.Шукуров // Коммунисти Тоҷикистон. – 1978. – № 3. – С.23-32.

Фасли дуюми боби сеюм - “Ақидаҳои М.Ш. Бухорой доир ба фаъолияти эҷодии устод Айнӣ”, дар навбати худ боз ба ду зерфасл ҷудо карда мешавад, ки оид ба фаъолияти илмиву адабии устод Садриддин Айнӣ бахшида шудааст. Адабиётшинос фаъолияти илмии адабии устод Айниро ба ду марҳалаи инкишофи адабиёти тоҷик: 1) аз охири қарни XIX вобаста ба вазъияти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии аморати Бухоро; 2) то солҳои 50-уми асри XX, ки ба давраи мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ рост меояд, иртибот додааст.

Зерфасли аввали ин боб “Намунаи адабиёти тоҷик” ва “Ёддоштҳо” дар пажӯҳиши М.Ш. Бухорой номгузорӣ шудааст. Соли 1926 устод Айнӣ китобе бо номи «Намунаи адабиёти тоҷик» ба табъ расонд, ки дар шакли тазкира иншо гардида, муҳтасари тарҷумаи ҳоли шоирону нависандагони форсу тоҷик ва намунаҳои осори зиёда аз 212 нафар суханваронеро, ки дар Мовароуннаҳр дар муддати ҳазор сол фаъолият намудаанд, аз устод Рӯдакӣ (асри X) сар карда то Пайрав Сулаймонӣ (асри XX)-ро фаро гирифтааст: “дар давоми ҳазор сол бисёр асарҳои оламшумул ба вучӯд овардани аҷдоди тоҷиконро нишон дод, то ҳама бинанд, ки миллти тоҷик фарҳангӣ баланди бостонӣ дорад ва забонаш на “форсиии вайрон”, балки як забони иқтидорӣанд ва қобили муъчизаҳост”¹.

Асари бунёдии “Намунаи адабиёти тоҷик” дар марҳалаи аввали эҷодиёти нависанда мавқеи муайянкунандагӣ дорад.

Ин китоб дар шакли тазкира иншо гардида, аз се қисм иборат мебошад ва дар он аввал шарҳи ҳол ва баъд намунаи осори ҳар адиб баён мегардад. Маълумоти Айнӣ муҳтасар, vale пурмуҳтавову фарогир аст. Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» Рӯдакӣ, Ибни Сино, Камоли Ҳуҷандӣ, Алишери Навоӣ, Восифӣ, Қосими Коҳӣ, Мушғиқӣ, Сайидо, Аҳмади Доғонӣ, Шоҳин, Савдо, Асири, Ҳайрат, Ҷавҳарӣ барин адибони тоҷик, ки ҳар қадом воломақом ва соҳиби услуби фардии хос мебошанд, мавриди баррасӣ қарор мегиранд.

“Ҷавҳар”-и «Намунаи адабиёти тоҷик»-ро, ки саросари тазкирато фаро гирифтааст, муҳаққиқ дар худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ медонад.

Китоби “Намунаи адабиёти тоҷик”-и Садириддин Айниро муҳаққиқ “якумин асари қалони адабиётшиносии тозаи тоҷикӣ”², дастоварди барҷастаи илми адабиётшиносии тоҷик дар садаи XX медонад, ки олимони мамлакатҳои дунё низ ба ин асар баҳои баланд додаанд.

Дар диссертатсия он масъалаҳои фарогири тазкира, ки боиси ба даҳони пантуркистон задани “муҳри ҳомӯшӣ” гардидааст, қимати илмӣ, адабӣ ва таърихии он ба таври муфассал баррасӣ мегардад.

Тавре қаблан зикр шуд, мавзӯи рисолаи номзадии устод М.Ш. Бухорой “Хусусиятҳои ғоявию бадеии “Ёддоштҳо”-и устод Айнӣ” унвон дошт. Адабиётшинос Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ низ дар радифи ин бузургмардон ба эҷодиёти устод Айнӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда, арзишҳои умумииносонии асарҳои нависанда, аз ҷумла “Ёддоштҳо”-ро муайян намудааст.

М.Ш. Бухорой хусусиятҳои услубии эҷодиёти устод Айниро дар мисоли “Ёддоштҳо” равшану возех нишон додааст. Хусусияти дигари эҷодии нависандаро адабиётшинос дар он мебинад, ки дар асарҳои асосии ў материали тарҷумаи ҳоли худаш ва ёддоштҳояш бисёр истифода шудааст. Ба қавли муҳаққиқ: “Материали ёддоштӣ дар эҷодиёти Айнӣ асосан бо ду роҳ дохил шудааст. Роҳи якум аз ин иборат аст, ки шахсу вокиаҳои муҳимме, ки худи

¹ Шакурий, М. Равшонгари бузург. Ба ифтихори 80-умин солгарди нашри “Намунаи адабиёти тоҷик” / М.Шакурий. - Душанбе: Адиб, 2006. – С.43.

² Ҳамон ҷо: - С.93.

нависандадар ҳаёт дидабуд, дар байзасархой бадеи ўчун яке аз образҳо ёчун эпизоде тасвир шудаанд ва роҳидуюм аз тарафи Айнӣ истифода шудани саргузаштҳои ў – «навиштани ҳикоя ва очеркҳои тарҷумаиҳолӣ буд»¹.

Яке аз хусусиятҳои барҷастаи эҷодиёти Садриддин Айнӣ дар он аст, ки маводи ёддоштӣ ва тарҷумаиҳолӣ дар осори ўмавқеи муҳимдоранд. Ба гуфтаи муҳаққиқ, таъсирпазирии устод Айнӣ аз анъанаҳои пешқадами ёддоштнависии классикии тоҷик дар эҷоди «Ёддоштҳо» баръало зоҳир мегардад. Дар зимн муаллиф менависад, ки дар «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ бештар аз ҳама анъанаи ёддоштнависии Зайнiddин Маҳмуди Восифӣ ва асари «Бадоев-ул-вақоев», ки намунаи олии асари ёддоштии адабиёти классикии форсӯ тоҷик мебошад ва ҳамчунин асарҳои тарҷумаиҳолии А.М. Горкий ба таври равшан инъикос мегардад.

М.Ш. Бухорой дар чор боби рисола «Хусусиятҳои ғоявию бадеи «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ» ҳамаи хусусиятҳои жанрӣ, мавзӯъҳо, ҳодисаву воеаҳои дар китоб матраҳгардида, ҳаёту зиндагонии қаҳрамонҳои асар ва ҳадафи иншиои китобро ба таври муфассал пажӯҳиш намудааст, ки дар рисола таҳқиқу арзёбӣ гардидааст. Адабиётшинос оид ба арзиши асар меорад, ки: «Холо «Ёддоштҳо»-ро энциклопедияи ҳаёти ҳалқи тоҷик дар охирҳои асри XIX меноманд ва дар ҳақиқат чунин аст»².

М.Ш. Бухорой дар таҳлил ва арзёбии асари «Ёддоштҳо» ба чанд нукта эътибори хос додааст. Сараввал вай мундариҷа ва шакли ин асарро ҷиддан таҳқиқ карда, кӯшиш кардааст, то маҳорати нависандаро дар оғаридани ҷеҳраи умумиятдодашидаи ҳалқ нишон дихад; ҳамчунин саъӣ намудааст, ки арзиши «Ёддоштҳо»-ро дар « занчираи умумии таърихи инкишофи адабиёти гузаштаву мусоири тоҷик» арзёбӣ кунад. Дар рисола андешаҳои муҳаққиқ оид ба «Ёддоштҳо» муфассал баррасӣ гардидааст.

Зерфасли дуюми боби мазкур « Нигоҳи М.Ш. Бухорой ба «Одина», «Доҳунда» ва «Ғуломон» мебошад. М.Ш. Бухорой повести «Одина» ва романи «Доҳунда» -и устод Айниро аввалин асарҳои насли реалистии тоҷик номидааст ва повести «Одина»-ро аз ҷиҳати услуб, воситаҳои тасвири бадӣ, хусусан системаи реалистии қаҳрамононаш, асаре медонад, ки дар адабиёти тоҷик ҳеч як асар ба ин поя нарасидааст. Муҳаққиқ ниҳоят дар повести «Одина» як меҳнаткаши одӣ, як дехқонзодаеро ба мушоҳида мегирад, ки ҳамчун қаҳрамони асосӣ баромад намуда, аҳволу зиндагӣ, ҳиссу ҳаяҷон ва фикру андешаҳои ў «мавриди санчиши бодиқат қарор ёфтааст».

Дар фарҷоми таҳлили қиссаи «Одина» муҳаққиқ чунин андеша меронад: «Айнӣ намояндай ҳалқи меҳнатиро қаҳрамони асари бадӣ қарор дода, ҳислати одии инсонии вай ва шароити муқаррарии зиндагии ўро мавзӯи таҳқиқ қарор дод. Бо «Одина» одами одӣ ва зиндагии рӯзмарра, фикру ҳиссиёти сода, орзу омоли заминии вай ба адабиёти тоҷик доҳил гардида, садои тапиши дили инсонии ў ба гӯши ҷаҳониён расид»³. М.Ш. Бухорой повести «Одина»-ро устуворсозандай таҳқурсии гуманизми адабиёти советии тоҷик шуморида, нақши онро дар роҳи ҳудшиносии иҷтимоии заҳматкашон муҳим арзёбӣ мекунад.

«Доҳунда» нахустин романи реалистии тоҷик ба ҳисоб рафта, муҳаққиқ дар «Доҳунда» назари таҳқиқии нависандаро пурқувват арзёбӣ мекунад ва иброз

¹ Шукуров, М. Хусусиятҳои ғоявию бадеи «Ёддоштҳо» - и устод С.Айнӣ / М. Шукуров. – Душанбе: Дониш, 1966. – С.8-9.

² Ҳамон ҷо: - С.55.

³ Шукуров, М. Насри реалистӣ ва таҳаввули шуури эстетикӣ / М. Шукуров. - Душанбе: Ирфон, 1987. – С.85.

медорад, ки чузъиёти ҳаётii мушаххас, тафсилоти реалистона дар тасвири инсон ва манзараҳои зиндагӣ мавқеи намоён доранд. Устод М.Ш. Бухорӣ дар зимн ба хулосае меояд, ки нависанда дар романи “Дохунда” зиндагии пуртазоди ҳалқи заҳматкашеро тасвир намудааст. Яке аз хусусиятҳои романи “Дохунда”, дар таҳкиқоти адабиётшинос, аз он иборат аст, ки муаллиф ин романро ҳам романи таърихӣ ва романи “ҳозиромавзӯй” меномад.

Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ «Ғуломон»-ро қалонтарин асари эпикӣ устод Садриддин Айнӣ мешуморад, ки бо услуби муҳташаме навишта шудааст. Донишманди зиндаёд И.С. Брагинский мақоми ин асарро чунин муайян кардааст: «Романи «Ғуломон» эпопея мебошад ва хусусияти асосии услуби бадеии он муҳташамист. Нависанда кӯшиш мекунад, ки дар роман ҳама чиз ба таври васеъ, хеле барҷаста ва бо обуранги дурахшон тасвир шавад, то ки ҳамаи образҳо баръалоина намоён гарданд, чизе хира намонад ва ҳама чиз то охир инкишоф ёфта бошад»¹.

М.Ш. Бухорӣ дар тақвияти гуфтаҳои И.С.Брагинский таъкид месозад, ки “Айнӣ зарур донист, ки таассуроти фаровони он ҳама дидаву донистаҳояшро ба ҳалқаш гӯяд. Вай бо ғайрату суръати ҳайратоваре, ки аз пеш дар фаъолияти ў ҳеч дига нашуда буд, ба асар навиштан сар кард ... Вай насри бадеиро на аз ҳикоя, балки аз повести қалон – аз «Ҷаллодони Бухоро» ва «Одина» шурӯй намуда, зуд ба роман («Дохунда») ва роман-эпопея («Ғуломон») гузашт².

Дар мавриди романи «Ғуломон» бошад, адабиётшинос таъкид мекунад, ки доманаи тасвир дар роман васеътар гашта, ҳодиса ва воқеаҳои ҳаётӣ нисбат ба «Дохунда» маротибаҳо зиёдтар ба назар мерасиданд. Қалами Айнӣ дар «Ғуломон» қалами тавонои як нависандай реалист аст, ки манзараҳои мураккаби зиндагиро тамоман конкрет тасвир намудааст, ҳалли сатҳии баъзе зиддиятҳо ҷиддии иҷтимоӣ мушоҳида мешавад, лекин умуман дар ин асар устод Садриддин Айнӣ пурра ба усули тасвири таҳқиқи амиқ рӯ овардааст. Вале вобаста ба ҳамин масъала, таҳқиқи воқеият ва инсонро дар повести «Марги судхӯр» ва романи «Ёддоштҳо» муҳаққиқ боз ҳам мукаммалтар мешуморад³.

Дар **хулосаи** диссертатсия натиҷаи таҳқиқ ба таври мушаххас ҷамъbast мегардад, ки муҳимтарини онҳо ба таври зайл аст:

1. Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ аз зумраи адабиётшиносони маъруфест, ки дар пешрафти илми адабиётшиносии тоҷик саҳми босазо гузоштаанд.Faъолияти илмии М.Ш. Бухорӣ дар таърихи адабиётшиносии тоҷик ҷанбаҳои муҳталиф ва хусусиятҳои хосси ҳудро дорад, ки масъалаҳои муҳталифи адабиётшиносӣ, таъриҳ, забоншиносӣ, фарҳангу маъnavиёт самти фаъолияти пурмуҳтавои илмии ўро ташкил медиҳанд [1-М].

2. Доираи таҳқиқоти илмии ин олим бафоят васеъ буда, аз чумла, муҳимтарин масъалаҳои таърихи адабиёт ва адабиёти давраи нави тоҷикро фаро гирифтааст. Муҳаққиқ бештар ба масъалаҳое рӯ овардааст, ки омӯзиши онҳо барои қушодани гиреҳҳои мушкилоти адабиёти тоҷик - адабиёти қадим, асримиёна ва муосир ёрӣ мерасонад [3-М], [4-М], [5-М].

3. Омӯзиши таърихи адабиёти классикӣ дар фаъолияти илмии ў ҷойгоҳи муҳимро касб мекунад. М.Ш. Бухорӣ дар ин замина доираи васеи масъалаҳои адабиётшиносии адабиёти классикро матраҳ намуда, равишҳои судманди таҳқиқро поягузорӣ намудааст [3-М], [4-М].

¹ Брагинский, И.С. Жизнь и творчество Садриддина Айнӣ / И.С. Брагинский. - М., 1959. - С.144.

² Шукуров, М. Диdi эстетикии ҳалқ ва насри реалистӣ / М. Шукуров. - Душанбе: Ирфон, 1973. - С.9.

³ Ҳамон ҷо: - С.12.

4. Равшан намудани масъалаҳои анъана ва навоварӣ, истифодаи анъанаҳои гузаштагон оид ба эҷоди асари бадӣ ва ҳалқияти адабиёти мусоири тоҷик дар маҷмӯаи мақолаҳои устод дар таҳқиқи мушаххаси масъалаҳои мазкур ва омӯзиши пурмуҳтавои эҷодиёти устод С.Айнӣ қадами ҷиддӣ ва босубот мебошад [2-М], [4-М] [6-М], [7-М].

5. М.Ш. Бухорӣ тамоми умрашро бо ихлосмандӣ ва дилбастагии комил сарфи омӯзиш, таҳқиқу баррасии адабиёти классикӣ ва адабиёти давраи нави тоҷик намудааст [1-М].

6. Омӯзиши аҳвол ва осори илмии ин донишманд, назарияҳои илмиву адабӣ, моҳият, усул, сабки тадқиқ ва саҳми ў дар омӯзиши масоили таърихи адабиёт хеле муҳим буда, барои инкишофи илми адабиётшиносии мусоир судманд мебошанд [1-М].

7. Фаъолияти пурсамари муҳаққиқ М.Ш. Бухорӣ, дақиқназарӣ ва пухтакории ў дар пажӯҳиши ҳодисаҳои тасвиргардида дар асарҳои адабӣ, кӯшишу талош ва муборизаҳояш барои пешрафти адабиёт ва афкори бадеии ҳалқ, барои тозагии забони адабии тоҷик, пос доштани анъанаҳои неки гузаштагон доир ба эҷоди асари бадӣ, назари тоза ба воситаҳои тасвир дар асари адабӣ ва ба миён овардани мулоҳиза ва ақидаҳои ҷамъбастӣ нафақат дар ҷумҳурии мо, балки берун аз он низ маълум аст [1-М].

8. Омӯхтани паҳлуҳои адабиёти давраи нави тоҷик, ба вучуд омадани равияни нави адабиётшиносӣ дар сатҳи талаботи имрӯза аз бисёр ҷиҳат бо ном ва шахсияти устод Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ вобастагӣ дорад. Дар адабиётшиносии мусоир ҳама муҳаққиқони таҳқиқи адабиёт роҳу тариқаи пажӯҳиши устод М.Ш. Бухороиро пайравӣ мекунанд, аз тарзи таҳқиқ ва услуби баёни ў бомуваффақият истифода мебаранд [5-М].

Муҳтавои асосии рисола дар таълифоти зерини муаллиф инъикос ёфтааст:

Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванди КОА ҶТ ва КОА ФР

- [1-М]. Набиева, М. Назаре ба зиндагиномаи Муҳаммадҷон Шакурии Бухорӣ / М. Набиева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе, 2014. – №3/9 (154). – С.257-259.
- [2-М]. Набиева, М. Шинохти Садриддин Айнӣ аз нигоҳи Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ / М. Набиева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши филологӣ. – Душанбе, 2015. – №4/7 (180). – С. 163-167.
- [3-М]. Набиева, М. Назари Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ ба бозтоби арзишҳои миллӣ дар ашъори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ / М. Набиева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2017. – №4/7. – С. 195-198.
- [4-М]. Набиева, М. Таъсирпазирии шоирони давраи нави адабиёти тоҷик аз осори Абдурраҳмони Ҷомӣ дар пажӯҳиши устод Шакурии Бухорӣ / М. Набиева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2018. – №8. – Қисми II. – С. 189-194.
- [5-М]. Набиева, М. Таҳқиқу баррасии назми мусоири тоҷик дар пажӯҳиши М.Шакурий / М. Набиева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2019. – №4. – С.175-178.

Таълифоти муаллиф дар маҷмӯаҳои илмӣ ва нашрияҳои дигар

[6-М]. Набиева М. Истиқболи Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ аз Садриддин Айнӣ / М. Набиева // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба 25-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016.

[7-М]. Набиева М. Ақидаҳои М. Шакурӣ доир ба фаъолияти эҷодии устод Айнӣ («Намунаи адабиёти тоҷик») / М. Набиева // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайиди Насафӣ». – Душанбе, 2019.

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК: 891.550 (09)

ББК: 83.3 Тадж.

Н-13

На правах рукописи

НАБИЕВА МЕХРАНГЕЗ НАЗАРОВНА

**МУХАММАДЖОН ШАКУРИ БУХОРОИ –
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук
по специальности 10.01.01. – Таджикская литература

Душанбе – 2021

Диссертационная работа выполнена на кафедре теории и новейшей персидско-таджикской литературы Таджикского национального университета

**Научный
руководитель:**

доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Таджикистана **Имомзода Мухаммадюсуф Сайдали**

**Официальные
оппоненты:**

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории литературы Таджикского государственного педагогического университета им. С.Айни **Салихов Шамсиддин Аслиддинович**

кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой литературы, Российско-Таджикский (славянский) университет
Аминов Азим Садыкович

Ведущая организация:

Таджикский государственный институт языков имени С.Улугзода

Защита диссертации состоится «____» _____ 20____ года, в ____ часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-022 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, Буни Хисорак, Корпус 10), зал учёного совета факультета филологии.

С диссертацией можно ознакомиться на сайте www.tnu.tj и в центральной библиотеке Таджикского национального университета (734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17).

Автореферат разослан «____» _____ 20____ года.

**Учёный секретарь
Диссертационного совета,
кандидат филологических наук, доцент**

Гулназарзода Ж.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Таджикское литературоведение нового периода, начинающееся с работы устода Айни «Образец таджикской литературы» (1926), вступило в новую стадию развития в 30-х и 40-х годах XX века, благодаря работам, статьям и рецензиям таких учёных литературоведов как С.Айни, А.Лахути, И.С. Брагинский, Обид Исмати, Х.Юсуфи, Л.Бузургзода и Х.Мирзозода. Хотя господствующая идеология и так называемый метод социалистического реализма обуславливали ограниченность анализа и исследования художественных аспектов литературы как искусства, тем не менее, аналитические суждения упомянутых литературоведов соответствовали уровню национальной поэзии и прозы, научно исследовался вклад литераторов в становление литературного мышления.

В годы, последовавшие за Великой Отечественной Войной, появилось новое поколение литературоведов и критиков, таких как А.Мирзоев, Х.Мизозода, Н.Масуми, Р.Хошим, В.Асрори, С.Табаров, Р.Ходизода, Ю.Бобоев, А.Маниёзов, Л.Демидчик, А.Сайфуллоев, Х.Отахонова, Дж.Бобокалонова, которые приступили к анализу и исследованию произведений классических и современных литераторов с точки зрения писательского мастерства, вопросов поэтики, жанров и литературных стилей, литературных связей, традиций и новаторства. Одним из выдающихся учёных, труды которого публиковались, начиная со второй половины 40-х годов XX века в течение шестидесяти лет в Таджикистане и за его пределами, и внёсший весомый вклад в решение актуальных вопросов литературоведения и литературной критики, был Мухаммаджон Шакури Бухорои (М.Ш. Шукуров). Многочисленные работы этого выдающегося учёного имеют высокую ценность. Они благодаря научную и литературную новым методам исследования и достаточной обоснованностью служат путеводителем для специалистов в области филологии. Его заслуги беспрецедентны в области исследования теоретических и практических вопросов классической персидско-таджикской и современной таджикской литературы.

Исходя из этого, представляет важность изучение жизни и научного наследия этого учёного, его научных и литературных взглядов, сущности, принципов и аналитического стиля его научных изложений и его вклада в исследовании вопросов истории литературы для развития современного литературоведения.

Ученый за период своей научной деятельности смог создать великую литературоведческую школу с особым течением. Объективный и беспристрастный анализ, точка зрения и способ исследования Мухаммаджона Шакури Бухорои отличается от других литературоведов.

Исследователь обращал особое внимание на вопросы влияния устного народного творчества и литературы, классической таджикской литературы на эволюцию и развитие новейшей таджикской литературы как достоверного основания, а также замены различных социально-политических тем на различные традиционные рамки властвующей эпохи.

Мухаммаджон Шакури Бухорои также является одним из исследователей жизни и наследия Садриддина Айни и на этой основе проделал огромную исследовательскую работу, определяя исторические предпосылки источника дарований и мастерства Айни.

В диссертации детально анализирован один из широких аспектов многосторонней деятельности Мухаммаджони Шакури Бухорои, связанный с историей таджикской литературы.

Степень изученности вопроса. Научная деятельность Мухаммаджона Шакури Бухорои как историка персидско-таджикской литературы серьёзно привлекла внимание литературоведов еще в начале 50-х годов XX века. Известный учёный И.С. Брагинский, затрагивая кандидатскую диссертацию М.Ш. Бухорои на тему «Идейно-художественные особенности «Воспоминаний» устода Айни» (1952) говорил: «Я... должен признать, что был всецело очарован чтением ¹ упомянутой диссертации тогда еще совершенно молодого таджикского учёного».

В дальнейшем выразили свое отношение к литературоведческой деятельности М.Ш. Бухорои, включая, его исследования в области истории таджикской литературы, многие отечественные и зарубежные учёные такие как Г.Ломидзе, М.Пархоменко, И.Бечка, В.Озеров, А.Насриддинов, А.Сатторзода, А.Маниёзов, Л.Демидчик, Х.Отахонова, А.Абдуманнанов, Ш.Рахмонов, М.Раджаби, У.Гаффоров, П.Гулмурад, Ю.Акбаров и другие. В 1986 году была опубликована статья «Счастье истинного человека» члена-корреспондента АН СССР Г.Ломидзе, в которой в частности было сказано: «М.Ш. Шукуров сделал очень многое для таджикской литературы, для дорогого таджикского народа, для многонациональной советской культуры... Совершенный эстетический вкус, достаточно широкая образованность, тонкое видение и глубокая мысль предоставили Мухаммаджону Шарифовичу значительное место и положение в области таджикской советской культуры»².

В статье Раджаби М.С. «Таджикская проза в зеркале литературоведения и критики», анализируя новый научный подход М.Ш. Бухорои, охватывающий все составляющие литературоведения и языкоznания, автором подчёркивается, что: «Такая научная смелость М.Шукурова, ныне принесла многообещающий результат и со всей серьёзностью поставила вопрос о необходимости комплексного изучения многостороннего творчества С.Улугзода, Дж.Икрами, Р.Джалила и Ф.Мухаммадиева. Также, с этой точки зрения, началось изучение творчества устода Айни - основоположника таджикской советской литературы»³.

Если статья М.Раджаби охватывает литературоведческую деятельность М.Ш. Бухорои до 1987 года, то статья А. Сатторзода «Учёный с постоянно молодым и ищущим разумом» написанная в 2006 году достаточно подробно рассматривает разностороннюю деятельность этого известного ученого. Понятно, что в период Независимости Таджикистана возникла необходимость пересмотра таджикской истории, и литературы нового времени. И одним из исследователей, обративших серьёзное внимание на данный вопрос и развернувших широкую деятельность в этом направлении, был М.Ш. Бухорои. Он, свои статьи, написанные под новым углом зрения, опубликовал в книге «Взгляд на таджикскую литературу двадцатого столетия» (Душанбе, 2006. - 456 с.). А. Сатторзода так оценивает этот труд: «Его новая книга «Взгляд на таджикскую литературу двадцатого столетия» открывает новую страницу не только в творческой деятельности автора, но и в таджикском литературоведении. Это вызвано тем, что впервые в современной таджикской науке, используя благоприятствующую научную атмосферу,

¹ Абармарди илму фарҳанг (мачмӯаи мақолаҳо, ёддошт ва меҳномаҳо бахшида ба 80-солагии академик М.Шакурӣ). – Душанбе: Дониш, 2006. – С.37.

² Ҳамон чо: -С.39.

³ Раҷабӣ, М. Ба фикри ман / М.Раҷабӣ. – Душанбе, 2003. – С.213.

возникшую вслед за коренными изменениями в общественной и политической жизни страны, таджикская современная литература без оглядки на предписания доминирующей идеологии эпохи и грубой партийной критики социального характера, становится предметом исследования»¹.

В некоторых научных статьях, в частности статьи П.Гулмурод, «Школа Шакури, наставники и ученики» речь идёт о литературоведческой школе М.Ш. Бухорои. П.Гулмурод справедливо подчеркивает, что именно Независимость Таджикистана одарила этого учёного мощным исследовательским и аналитическим зарядом: «Благодаря школе академика Шакури, филологическая наука страны входит в число признаваемых и результативных школ. Он встретил суверенитет страны как состоявшийся и известный учёный, полная политическая и социальная независимость страны одарила академика Шакури новым научным и творческим зарядом и вдохновением»².

Но несмотря на все эти статьи и отзывы относительно обширной научной деятельности академика М.Ш. Бухорои, всё ещё отсутствует монографическое исследование данного вопроса.

Цель и задачи исследования. Основной целью написания диссертации является анализ и комплексное рассмотрение научной деятельности академика Мухаммаджона Шакури Бухорои, связанной с более чем тысячелетней историей классической литературы и современной таджикской литературой.

Биографический материал литературовед показывает, что жизни и научной деятельности он с искренностью и особой привязанностью всю свою жизнь посвятил изучению и исследованию классической литературы и литературы нового времени. Благодаря этому, представляется достаточно выдающимся роль и место М.Ш. Бухорои в таджикском литературоведении. При этом исследование темы показало, что роль и место учёного в таджикской литературоведческой науке всё еще остаются неизученными в достаточной степени.

Для соответствующего решения вопроса, докторант возложила на себя задачу:

- изучить биографию академика М.Ш. Бухорои в увязке с его научной и общественной деятельностью;
- в его обширной деятельности в области культуры показать достойный вклад М.Ш. Бухорои как выдающегося исследователя истории таджикской литературы;
- определить вклад литературоведа в исследование проблемы традиций и новаторства в творчестве таджикских классических литераторов;
- рассмотреть отношение М.Ш. Бухорои к таджикской литературе нового времени и особенностям её формы и содержания;
- применяя принцип от общего к частному, определить достойный вклад литературоведа в изучение и исследование жизни и творчества устода Айни.

Источниками исследования являются труды академика М.Ш. Бухорои. В дополнение к этому, использованы труды, которые содержат сведения о жизни и деятельности учёного. Наряду с этим, использованы устные воспоминания устода Мухаммаджона Шакури Бухорои, опубликованные под названием «Рассказы, взятые из жизни».

¹ Сатторзода, А. Донишманде бо ақли ҳамеша ҷавон ва ҷӯё / А.Сатторзода, // Омӯзгор. – 2006. – 24 окт. – С.8-9.

² Абармарди илму фарҳанг (мачмӯаи маколаҳо, ёддошт ва меҳрномаҳо бахшида ба 80-солагии академик М.Шакури). – Душанбе: Дониш, 2006. – С.335.

Объект исследования. Важнейшие вопросы литературоведения, в том числе, теоретические вопросы, вопросы исследования классической и современной литературы, литературных связей, сравнительного анализа литературы зарубежных стран в литературоведческой деятельности Мухаммаджона Шакури Бухорои.

Предмет исследования. Жизнь и научная литературоведческая деятельность Мухаммаджона Шакури Бухорои как исследователя истории таджикской литературы.

Новизна исследования. Новизна исследования состоит в том, что в нем впервые комплексным образом, монографически анализирована литературоведческая деятельность М.Ш. Бухорои, в особенности, связанная с его работами, посвященными истории таджикской литературы. Такой всеохватывающий подход предоставляет возможность в достаточной степени определить достижения учёного в области таджикской науки и культуры нового времени и особенности его литературоведческой школы.

Теоретическое и практическое значение исследования. Диссертация как первое завершенное исследование определяет место и ценность наследия посвященного истории таджикской литературы в литературоведении XX столетия и показывает его эффективное влияние на дальнейшее развитие таджикской филологической науки. Наравне с этим можно отметить, что практическая значимость данного исследования проявляется в том, его основные результаты могут быть использованы в последующем написании истории таджикско-персидской литературы и новейшей таджикской литературы. Также при написании литературоведческого произведения и критического исследования, составления учебников высших учебных заведений филологического направления можно обратиться к материалам данной диссертационной работы, или что в нем определены место и значение работ академика М.Ш. Бухорои, посвященные истории литературы в таджикском литературоведении и показано их плодотворное влияние на дальнейшее развитие таджикской филологической науки.

Теоретические и методологические основы исследования составляют исторический принцип и другие инновационные течения, которые положительно оценены на практике научных работ. Диссертант в ходе исследования использовала аналитический и сравнительно исторический методы, широко применяемые при изучении и рассмотрении научного наследия, а также достижения отечественных и зарубежных учёных, включая Е.Э. Бертельса, С.Айни, И.С. Брагинского, В.М. Жирмунского, Л.Н. Демидчик, Л. Пинхасик, Х. Мирзозода, А.Мирзоев, Ш. Хусейнзода, Р. Ходизода, М.Ш. Бухорои, С.Табаров, С. Нафиси, З. Сафо, А.Сайфуллоев, Х.Отахонова, Х. Шарифова, А.Рахмонзода, М.Имомзода, А.Кучарзода, А.Махмадаминов, Ю.Акбарзода, А.Абдуманон и других.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Научные труды академика АН Республики Таджикистан М.Ш. Бухорои, охватывающие наиболее важные вопросы таджикского литературоведения в XX и начале XXI веков, вносявшие достойный вклад в развитие таджикской филологии;

- М.Ш. Бухорои своей плодотворной деятельностью предложил специалистам новые направления и методы литературоведческого анализа и

исследования, поставил вопрос о необходимости пересмотра таджикской советской литературы;

•М.Ш. Бухорои, рассмотрев вопросы стиля в таджикской прозе нового времени, на примере творчества С.Айни, Дж.Икрами, С.Улугзода, П.Толиса, Ф.Мухаммадиева обосновал индивидуальный стиль каждого писателя;

•М.Ш. Бухорои на основе достижений русских и европейских теоретиков, исследуя философскую прозу, предпосылки её возникновения и развития в таджикской литературе, обосновал результативность нового направления художественного изображения;

•М.Ш. Бухорои, определив пути возникновения и развития нового стиха в таджикской литературе, указал на этапы его развития в первой половине XX столетия;

•М.Ш. Бухорои, исследуя таджикскую литературу просвещения как нового этапа литературы, на этой почве разделил литературу нового времени по этапам. Благодаря этому, его литературоведческие труды приобрели ещё большую значимость в период независимости Таджикистана.

Личный вклад диссертанта. О литературоведческой деятельности академика Мухаммаджона Шакури Бухорои кроме отдельных статей, рецензий и докладов не было проведено до сих пор ни одного значительного исследования. Поэтому, диссидентант подверг рассмотрению и исследованию место и значение наследия литературоведа, посвященного истории таджикской литературы, а также изучил невыясненные и неизученные до сих пор стороны жизни и деятельности исследователя истории таджикской литературы. В диссертации и опубликованных статьях автора отражены основные результаты исследования.

Апробация результатов исследования. Основное содержание диссертации отражено в 5 научных статьях в журналах, включённых в перечень ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, двух тезисах на научно-теоретических конференциях преподавательского состава Таджикского национального университета. Диссидентант в 2016-2019 годах выступала на республиканских и университетских конференциях. Автореферат диссертации в целом отражает её содержание.

Диссертация обсуждена на расширенном заседании кафедры теории и новейшей персидско-таджикской литературы ТНУ от 25 ноября 2020 года (протокол № 9) и рекомендована к защите.

Структура диссертации. Диссертация состоит из предисловия, трёх глав (каждая глава делится на разделы и подразделы), заключения и перечня использованной литературы.

Основное содержание диссертации

В предисловии указаны актуальность темы диссертации, степень её изученности, цели и задачи исследования, новизна исследования, её теоретическое и практическое значение. Также отмечены теоретические и литературные источники и основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации “**Мухаммаджон Шакури Бухорои - воспитаник таджикской литературы и культуры**” состоит из двух разделов.

В первом разделе первой главы “**Жизнеописание М.Ш. Бухорои**” затрагиваются вопросы времени жизни М.Ш. Бухорои, семейной культурной атмосферы и ее влияния на формирование личности литературоведа.

Литературовед, критик, учёный и мыслитель Мухаммаджон Шакури Бухори родился 30 октября 1926 года в Бухаре в семье одного из видных деятелей начала XX века, Шарифджон-махдума Садри Зиё.

Относительно времени его рождения существуют противоречивые мнения, что подробно рассмотрено в диссертации.

Шарифджон-махдум Садри Зиё отец Мухаммаджона Шакури Бухори, был одним из представителей движения просветительства, сыном домулло судьи Абдушакура Оят, любителя поэзии. Отмечено, что его имя было Абдушакур, а Оят его поэтический псевдоним. По словам устода Айни, он “...был уникальным наставником своего времени, многие улемы были его учениками”¹.

М.Ш. Бухори начальное образование получил у своих родителей. Семейная культурная атмосфера оказала влияние и на Мухаммаджона Шакури Бухори. Он с детства испытывал большую привязанность к поэзии и литературе.

К сожалению, М.Ш. Бухори в младенческом возрасте лишается материнской ласки и отцовской заботы.

После Бухарской революции, Садри Зиё также как и другие видные представители науки и литературы Бухары, арестовывается Советской властью и в 1932 году умирает в заключении.

Мать М.Ш. Бухори Мусаббиха Шукрова, которая также была арестована вместе с мужем, после освобождения умирает в 1933 году в возрасте 37 лет. Причиной смерти было заражение в тюрьме туберкулёзом.

М.Ш. Бухори после смерти родителей некоторое время живёт у своего дяди по материнской линии поэта Авхади. По нравам того времени дядю Авхади в 1937 году сначала арестовывают, а затем ссылают в Сибирь, где он и находит свою смерть. М.Ш. Бухори, оставшийся без попечения, перебирается к своей тёте по отцовской линии Икболхон. Через некоторое время дочь тёти Асолатхон, приезжая в Бухару, в 1939 году забирает Мухаммаджона к себе в Сталинабад.

В Сталинабаде М.Ш. Бухори сначала ведёт обучение в средней школе, затем в педагогическом училище. После окончания училища он поступает в Государственный педагогический институт имени Т.Г. Шевченко города Сталинабад (ныне Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни) на факультет языка и литературы, который заканчивает в 1945 году. В студенческие годы (1943-1945 гг.) в вечернее время работает корректором в редакции газеты “Тоджикистони сурх” (ныне “Джумхурият”). В 1944 году некоторое время работает лаборантом в Институте истории, языка и литературы (ныне Институт языка и литературы имени А.Рудаки).

С 1948 по 1951 годы под научным руководством устода Холика Мирзозода исследует вопрос “Творчество Сиддики Аджзи”. Однако, по нравам того времени, Аджзи объявляется реакционным поэтом, что приводит к запрету защиты диссертации на эту тему. М.Ш. Бухори в 1953 году под руководством известного востоковеда И.С. Брагинского выбирая другую тему – “Идейно-художественные особенности “Воспоминаний” С. Айни”, в 1955 году защищает её в Институте востоковедения АН СССР в Москве и становится кандидатом филологических наук.

М.Ш. Бухори до 1989 года работал научным сотрудником в Институте языка и литературы имени Рудаки в области критики литературы и исследования истории таджикской современной литературы.

¹ Айнӣ, С. Намунаи адабиёти тоҷик / С. Айнӣ. - Душанбе: Адиб, 2010. - 448 с.

М.Ш. Бухорои является одним из видных литературоведов, внёсших большой вклад в исследование литературы различных периодов, важных теоретических вопросов таджикской классической и современной литератур, в изучении литератур других народов, а также в изучении вопросов языка, духовности, культуры и других аспектов человеческой жизни.

Устод М.Ш Бухорои внес весомый вклад в написания, редактирование и подготовку к печати “Очерки таджикской советской литературы”, состоявшегося из двух томов в 1956-1957 годах и четырёхтомника “История таджикской советской литературы. Развитие жанров” в 1978-1984 годах.

В шестидесятых и семидесятых годах он занимается вопросами языка фарси таджикского. Результаты своего исследования М.Ш. Бухорои опубликовал в книге “Каждому слову своё место и каждой мысли своё положение” (1968).

В 1971 году М.Ш. Бухорои в Институте востоковедения АН СССР в Москве защищает докторскую диссертацию на тему “Вопросы жанра и стиля в таджикской современной прозе”, которая включена в четвертый том “Истории таджикской советской литературы. Развитие жанров”.

Мухаммаджон Шакури Бухорои с 1956 года был членом Союза писателей Таджикистана.

Исследователь в начале писал под именем Мухаммад Шарифович Шукuros, а с 1993 года под именем Мухаммаджон Шакури Бухорои. Как отмечено в книге “Наследие Мухаммаджона Шакури” (2007): “Мухаммаджон Шакури Бухорои до 1993 года свои работы подписывал именем Мухаммаджон Шукuros. В официальных документах его полное имя Мухаммад Шарифович Шукuros. Подпись «М. Шакури» начинается со статьи “Судьба языка, судьба народа” (в соавторстве с Loik и Ш.Рустамовым. “Садои мардум”. - 23 июля 1993)¹.

М.Ш. Бухорои долгие годы был членом редколлегии журнала “Начальная школа” (1958-1959 гг.), членом редколлегии журнала “Садои Шарк” (1959-77), членом Совета по критике и литературоведению при Союзе писателей СССР (1968), членом Комитета Государственной премии Таджикской ССР имени Абуабдуло Рудаки в области литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров Таджикской ССР (1971-1974 гг.), председателем Научного совета литературоведения в Таджикской советской энциклопедии (до конца жизни).

М.Ш. Бухорои принимал участие и в деятельности международных организаций. Например, в 1973 году он был избран членом Международной ассоциации литературных критиков в Париже.

М.Ш. Бухорои 1981 году был избран членом-корреспондентом АН Таджикской ССР, а 1987 году действительным членом Академии наук. По словам учёного Георгия Ломидзе: “Мухаммад Шукuros сделал очень многое для таджикской литературы, для дорогого таджикского народа, для многонациональной советской культуры. Трудно дать оценку всем его работам. Весьма велик и значителен его вклад”².

Второй раздел первой главы - “Взгляд на научную деятельность М.Ш. Бухорои” затрагивает вопросы научной деятельности литературоведа. М.Ш. Бухорои на протяжении своей научной деятельности написал более 50 книг и 600

¹ Осорномаи Мухаммадҷони Шакурӣ (Тартибдиҳандагон: Анзурати Маликзод ва Мухаббат Ҷалилова). – Душанбе: Дониш, 2007. – С.3.

² Абармарди илму фарҳанг (маҷмӯаи мақолаҳо, ёддошт ва меҳрномаҳо ба 80-солагии академик М.Шакурӣ). – Душанбе: Дониш, 2006. – 368 с.

статей, касающихся различных сторон языка, литературоведения, культуры и духовности. В частности им написано: “Идейно-художественные особенности “Воспоминаний” устода Айни”, “Каждому слову свое место, каждой мысли свое положение”, “Аспекты художественного анализа”, “Эстетический взгляд народа и реалистическая проза”, “История таджикской советской литературы” в шести томах, “Это место Хорасан: духовность, язык и национальное возрождение таджиков”, “Сотим Улугзода”, “Традиция и новаторство”, “Человеколюбие исследования и национальный язык”, “Традиция, народность и мастерство”, “Школа человечности”, “Проза Джалола Икрами”, “Взгляд на таджикскую литературу двадцатого столетия”, “Садриддин Айни – великий просветитель”, “Независимость и социальное и духовное самопознание”, “Судьба фарси- таджикского Фарарада (Мавераннахра)”, “Пантюркизм и судьба таджиков”, учебники, учебные пособия и много других работ, перечень которых упомянут в диссертации.

М.Ш. Бухорои наряду с этим занимался переводом произведений русских писателей: Тургенев И.С. “Рудин” (роман), Лукницкий П.Н. “Таджикистан” и Алексеева С. “Суворов и русские солдаты” (рассказы). Он писал и несколько стихотворений, которые были опубликованы в газетах и журналах. Например: “Радующиеся дети”, “Корона таджиков”, “Миг за мигом, момент за моментом”, “Знамя победы”, “Армия победы”, “Песня победы”, “Благодарность”, “Песня избирателей” и “Разная сторона”.

М.Ш. Бухорои относительно различных сторон таджикской литературы (как классической, так и современной), включая роль традиций классической персидско-таджикской поэзии и прозы в таджикской реалистической прозе, вопросы традиции и новаторства, национальные особенности таджикской реалистической прозы, языка и духовности и других сторон общественной жизни написал множество статей и опубликовал их в различных газетах и журналах.

В 1988 году в “Литературной газете” (Москва, 14 декабря 1988 г.) была опубликована статья М.Шакури “Тот кто запинается в своем языке”, которая была объявлена “Статьей года”.

Вторая глава диссертации **“Размышления Мухаммаджона Шакури Бухорои об истории таджикской литературы”** состоит из четырёх разделов и посвящена анализу размышлений М.Ш. Бухорои о истории таджикской литературе.

Первый раздел второй главы назван **“Классическая литература в исследованиях М.Ш. Бухорои”**. Изучение средневековой литературы занимает особое место в научной деятельности М.Ш. Бухорои. Рудакиведение является одной из значительных ветвей литературоведческой науки. Начиная с начала XX столетия, отечественные и зарубежные учёные занялись исследованием отдельных сторон жизни и творчества этой чрезвычайно одарённой личности. Мухаммаджон Шакури Бухорои такжеставил предметом своего исследования различные стороны жизни и творчества устода Рудаки. М. Шакури в статье “Рудаки и народ” локализует усыпальницу устода Рудаки в селении Панджруд, за садом, носящим название “Сад эмира”, “Сад царя” или “Майдан царя” и отмечает, что односельчане называют усыпальницу Рудаки “Могилой мулло Абулхасан”, “Могилой поэта мулло Абулхасан”, “Могилой незрячего поэта”. Название “Малик” достаточно часто используется в топонимии селения Панджруд: одну из дорог этого селения называют “Дорогой Малика”, один ручей называют “Ручей Малика” и мост, существующий в этом селении, также называют “Мостом

Малика”. Исходя из этого, устод М.Ш. Бухорои с осторожностью допускает вероятность связи такой топонимии с положением устода Рудаки, которого величали “царем поэтов” (*Малику-и-шуаро*).

Академик М.Ш. Бухорои, исследуя вопросы патриотизма, национального самопознания, почитания национальных ценностей предков в классической персидско-таджикской литературе, прослеживает их отражение в поэзии царя поэтов Абуабдулло Рудаки. Он в статье «Идеи патриотизма в стихах устода Рудаки» пишет следующее: «Вся общественная и литературная деятельность устода Рудаки – это пример настоящего патриотизма, проявившийся в условиях X века в свойственных тому времени формах. Его борьба за развитие таджикского дари языка (фарси-е дари) и совершенствование высокохудожественной литературы на этом языке, была патриотической борьбой, имеющей большое политическое значение. Это борьба была одним из важнейших проявлений самопознания таджикского народа»¹.

М.Ш. Бухорои в направлении достижения национального самопознания и патриотизма основной предпосылкой считал почитание культуры, языка и литературы. В условиях независимого Таджикистана воспитание у молодого поколения идей патриотизма и национальной гордости на примере поэзии Рудаки было одной из основных целей учёного. М.Ш. Бухорои пишет, что единство и сплочённость, защита родины и национальной самобытности таджикского народа имеет большое место в творчестве устода Рудаки.

После Адама поэтов Рудаки, исследователь переходит к изучению жизни, наследия и творческого мастерства Низами Ганджави и его места в становлении и развитии различных жанров персидско-таджикской поэзии.

По мнению исследователя, имя поэта стоит в одном ряду с именами таких гениальных поэтов мировой литературы как Пушкин, Шекспир, Руставели, Гёте, Рудаки, Фирдоуси и Саади.

Исследование М.Ш. Бухорои показывает, что влияние творчества и школы Низами Ганджави веками оставалось устойчивым в нашей литературе. Он также отмечает, что: “его любовно-романтические и философско-дидактические поэмы позднее были собраны одним переписчиком в одной книге и названы, “Хамса” – “Пятерицей”. После этого сочинение Пятериц стало традицией в персидско-таджикской литературе”². М.Ш. Бухорои сочинение “Пятериц” считает свидетельством выдающегося поэтического мастерства Низами.

М.Ш. Бухорои, в отдельности анализируя каждую поэму “Пятерицы”, обращает серьёзное внимание на новаторства поэта и выражает заслуживающие внимания мысли о некоторых аспектах каждой поэмы.

Второй раздел этой главы “Влияние литературной традиции на современную таджикскую литературу” посвящён влиянию традиции и творческих направлений классической литературы на современную таджикскую литературу.

Из числа поэтов X-XV веков внимание литературоведа М.Ш. Бухорои более всего привлекала назидательная и гуманистическая поэзия Абдурахмана Джами. Жизнь и наследие этого поэта и великого мыслителя многие годы были предметом внимания М.Ш. Бухорои.

¹ Шукуров, М. Фояи ватандӯстӣ дар шеърҳои устод Рӯдакӣ / М. Шукуров // Тоҷикистони советӣ. – 1958. – 17 окт.

² Шукуров, М. Низомии Ганҷавӣ / М. Шукуров // Газетаи муаллимон. – 1947. – 6 окт.

В статье “Джами и таджикская советская литература”, опубликованной в 1965 году в журнале “Садои Шарқ”, М.Ш. Бухорои предпринимает попытку глубокого рассмотрения основных особенностей творческого наследия поэта. Как отмечает исследователь, творчество Абдурахмана Джами внесло определённый вклад в развитие таджикской литературы, начиная с XVI вплоть до начала XX веков. Он также подчеркивает, что великий Джами подытожил достижения персидско-таджикской литературы от Адама поэтов Рудаки, Фирдоуси, Низами Ганджави, Саади, Хафиза, Камола Худжанди и Хусрава Дехлави и создал многочисленные произведения в духе лучших традиций наших предков, совершенствовал эти традиции, придавая им новую силу.

Литературовед просматривает внимание литераторов последующих веков в простоте и плавности произведений Джами, подверженность его творчества передовыми идеями персидско-таджикской литературы: “Поэты заимствовали его байты (*тазмин*) и писали ответы (*назира*) на его газели, “Лайли и Маджнун” Шохин и Туграл также отчасти являются *назира* на “Лайли и Маджнун” Джами”¹. Следовало бы отметить, что вероятно впервые М.Ш. Бухорои известил научную общественность о поэме (хотя и незаконченной) “Лайли и Маджнун” Накибхона Туграла. До этого, в книге “Шамсиддин Шохин” Х.Мирзозода, опубликованной в 1956 году, подчеркивалось, что Шамсиддин Шохин был последним поэтом, сочинявшим поэму “Лайли и Маджнун”². В предисловии Н.Масуми к “Избранным стихам” Туграла (1964) также не отмечено, что Тугралу принадлежит незаконченная поэма “Лайли и Маджнун”³.

Исследования М.Ш. Бухорои показывают, что Садриддин Айни был одним из первых видных деятелей таджикской советской литературы, обративших внимание на творчество Абдурахмана Джами.

Затем устод М.Ш. Бухорои в ходе анализа в статье придаёт особое значение относительно подверженности устода Айни влиянию творчества Абдурахмана Джами. Становится очевидным, что первое влияние Джами на творчество Садриддина Айни проявляется в его элегии по случаю смерти одного из сыновей Шарифджон-Махдуми Садри Зиё в 1916 году:

*Ты покинул о, только что раскрывшийся цветок, цветник отца,
Соловей пустился в плач от ноющего сердца отца,
Рассставание с тобой зажгло огонь среди друзей отца,
Горящее сердце отца, жгучая грудь отца.
“Пролил кровь сердца из плачущих очей отца,
Не пожалел ты душу отца, о душа отца”
(Рафти, эй гулбуни навруста, зи бўстони падар,
Булбул омад ба фигон аз дили нолони падар,
Зи фироқи ту зад оташ ба муҳиббони падар,
Дили бирёни падар, синаи сўзони падар,
“Рехти хуни дил аз дидай гирёни падар,
Раҳм бар ҷони падар н-омадат, эй ҷони падар”...)*⁴.

¹ Шукров, М. Чомӣ ва адабиёти советии тоҷик / М. Шукров // Садои Шарқ. – 1965. – №1. – С. 104-110.

² Мирзозода, Х. Шамсиддин Шохин / Х.Мирзозода. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1956. – С.86.

³ Маъсумӣ, Н. Туғрал ва муҳити адабии ў / Н.Маъсумӣ // Туғрал. Мунтаҳаби ашъор. – Душанбе: Ирфон, 1964. – С.5-66

⁴ Шукров, М. Чомӣ ва адабиёти советии тоҷик / М. Шукров // Садои Шарқ. – 1965. – №1. – С.104-110.

На взгляд Шакури такой душераздирающий мусаддас устода Айни обусловлен несколькими причинами. Одна из причин сводится к тому, что возможно элегия Джами воодушевила Айни. Другими словами “все эти эмоции Айни, в какой-то степени, имеют литературный источник». Известно, что элегия Джами относится к лучшим образцам элегии в истории таджикской классической литературы.

Относительно данного вопроса, то есть восприимчивости Садридина Айни к Мавляна Абдурахману Джами, у литературоведа имеются и другие взгляды достойные внимания, которые указаны в диссертации

Исследователь считает, что таджикские советские писатели, заимствуя поэтические формы из классической литературы, наполняли их новым социальным содержанием своего времени. Такие примеры мы находим в творчестве таких поэтов как С.Айни А.Лахути, А.Хамди, П.Сулаймони, М.Турсунзаде, М.Миршакар, М.Рахими и других. Элегию устода Айни М.Ш. Бухоро считает одним из лучших примеров подверженности влиянию, выражения в формах жанров прежнего времени нового социального и политического содержания.¹

М.Ш. Бухоро также уделяет особое внимание вопросу сочинения ответов (*назира*) в таджикской советской литературе. На взгляд исследователя, в таджикской советской литературе есть поэты, написавшие *назира* на стихи Джами. В этих *назира* ставятся всевозможные вопросы социальной жизни и обеспечивается связь между таджикской советской литературой и классической литературой. Например:

Джами:

Твоё лицо походит на солнце,
Твои губы походят на мёд без примеси.
(*Рӯйи ту офтобро монад,*
ЛАъли ту шаҳди нобро монад).²

Айни:

Революция походит на солнце,
Или на разбушевавшиеся волны.
(*Инқилоб офтобро монад,*
Ё ки тӯфони обро монад).²

Устод М.Ш. Бухоро также остановился на вопросе художественных фигур, в том числе сравнения, в упомянутых газелях Джами. Он подчеркивает, что в упомянутой газели Джами, упоминая лицо, губы, глаза, локон возлюбленной, описывает все состояния влюбленного. Однако, по сравнению с этим, в газели Айни эти сравнения не указывают на состояние влюблённого, а на Октябрьскую революцию и её последствия. Например, если Джами сравнивает лицо возлюбленной с солнцем, устод Айни использует солнце для сравнения с Революцией, что представляется привлекательным.

По ходу анализа и рассмотрения М.Ш. Бухоро усматривает предпосылки возникновения поэмы “Золотой кишлак” Мирсаида Миршакара наряду с

¹ Хамон чо.

² Хамон чо.

таджикским устным народным творчеством в изображении сказочной деревни из поэмы “Книга о мудрости Александра” Абдуррахмана Джами.

Привлекает внимание то обстоятельство, что М.Ш. Бухорои описание этого идеального общества в поэме “Книга о мудрости Александра” и народных сказок считает давнейшей мечтой народа, а в поэме “Золотой кишлак”, состоявшейся реальностью и сбившейся мечтой, осуществлённой советскими людьми своими усилиями.

Третий раздел второй главы называется “М.Ш. Бухорои и современная проза”. Вопросы таджикской современной литературы наряду с вопросами классической литературы, языка, духовности и культуры таджикского народа с самого начала плодотворной научной деятельности М.Ш. Бухорои находились под его пристальным взглядом. Он обращает внимание не только на наиболее главные теоретические вопросы литературы, деятельность и творчество отдельных литераторов также были предметом его внимания. Об этом им написано несколько ярких научных исследований.

Взгляд М.Ш. Бухорои на историю, человеческую и творческую судьбу современных таджикских литераторов с самого начала был проницательным и всепроникающим. Его труды “История таджикской советской литературы. Проза 1945-1974 годов”, «Аспекты художественного анализа» и “Взгляд на таджикскую литературу двадцатого столетия” являются основополагающими в этом направлении.

Литературовед предпосылками таджикской советской литературы считает яркие периоды классической литературы, веками привлекшие внимание мирового читателя.

В исследованиях М.Ш. Бухорои первые серьёзные шаги новой таджикской реалистической прозы связаны с именем Садриддина Айни. Исследователь подчеркивает, что в творчестве устода Айни в 20-30 годах определены основные особенности наиболее важных жанров таджикской реалистической прозы – повести, романа и романа - эпопеи.

Исследователь соглашается с мнением литературоведа Л.Н. Демидчик¹, что “строгая документальность, противопоставление социалистической реальности настоящего с феодальным прошлым, в очерках С. Айни “Колхоз “Коммунизм” (1934), “Краса мира” (1937) и очерковые работы других писателей, встречающиеся в тридцатые годы, получили продолжение и в последующем. Это просматривается во многих очерках, написанных в сороковых, пятидесятых годах и позднее”².

Литературовед отмечает, что такое свойство очерка получило продолжение в годы после Великой Отечественной Войны, в особенности в творчестве молодого поколения. Однако, в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов до некоторой степени изменилась в таджикской литературе.

М.Ш. Бухорои подтверждает, что одно из важных особенностей таджикского очерка со времени его появления заключается в его чрезмерной эмоциональной окраске. Эта особенность во многом связана с романтическими свойствами современной таджикской литературы и литературы предшествовавших веков.

¹ Демидчик, Л.Н. Насри солҳои. 30. Таърихи адабиёти советии тоҷик: инкишофи жанрҳо. Иборат аз шаш чилд. Ҷ.II / Л.Н. Демидчик. – Душанбе: Дониш, 1978. – С.173.

² Шукуров, М. Таърихи адабиёти советии тоҷик/ М. Шукуров. – Ҷ.IV. – Душанбе: Дониш, 1980. – С.20.

Одним из результатов этого процесса М.Ш. Бухорои считает возникновение лирического очерка.

В лирическом очерке эмоции и переживания автора, придавая публицистическому расследованию своего рода теплоту и мягкость, делают ближе к восприятию читателю документы, факты и общественные вопросы. Этот лиризм публицистического изложения является одним из важнейших средств, подчеркивающих значение социального вопроса, ставшего предметом расследования.

Наряду со всем этим, М.Ш. Бухорои подчеркивает, что лирический очерк с широкими своими возможностями недостаточно был использован таджикской литературой и в наше время не пользуется особым вниманием.

М.Ш. Бухорои относит к значительным публицистическим очеркам, очерк С.Айни “Герой таджикского народа Темурмалик”, очерк Джалаля Икрами «Об одной горсти хлопка» (1948), очерк Рахима Джалила “Город Ленина на таджикской земле” (1957), очерк А. Шукухи “Ради почести воды и земли” (1962), очерк Ф. Ниёзи “Долина света” (1963).

Наряду с этим, исследователь выделяет другую разновидность очерка – очерка статьи и отмечает, что многократный повтор изложения общеизвестных простых фактов является особым свойством очерка статьи. Писатель начинает картину с небольших суждений, затем, переходит на рассуждения общего характера. В этой связи, в таком очерке художественная пометка и общие рассуждения следуют друг за другом. Однако, эта художественная пометка не становится причиной появления цепочки глубоких жизненных обобщений, а писатель ограничивается изложением нескольких общих газетных рассуждений. Литературовед в эту категорию очерков относит очерки Рахима Джалила “За горою высокой” (1955), “Сказания Куддусбобо” (1957) и нескольких других, написанных в этом стиле.

В числе многих разновидностей очерка внимание М.Ш. Бухорои более всего привлекают проблемные очерки, в которых просматриваются обсуждение вопроса, споры и прения, подтверждение и опровержение различных мнений, а человек изображается лишь с одной точки зрения, точки зрения отношения к проблемному вопросу или к одной из сторон того вопроса. В очерках А. Шукухи “Ради почести воды и земли” (1962), М. Наджмиддина «Вода и благоустройство» (1973), «Цена земли для человека» (1972), Шоди Ханиф «Предгорье» (1974) выражены наиболее важные особенности современного таджикского очерка – серьёзная постановка вопросов, требующих решения, их всестороннее изучение, подобающее осмысление и оказание содействия для их решения.

Вслед за подробным исследованием М.Ш. Бухорои выражает сожаление, что такие публицистические очерки, остро ставящие важные проблемы общества, всё еще незначительны в таджикской прозе.

В дополнение к этому М.Ш. Бухорои в литературе этого периода рассматривает разновидности биографического очерка (очерки Дж.Икрами «Один из героев нашего века» (1935), «Наставник» (1945), «Председатель» (1947), «Рисунок героя» (1948), «Аслия» (1953), «Судьба ткачихи» (1953), очерк Р.Джалила «Девушка из Уротеппа», очерки Ф. Ниёзи «На золотоносной земле» (1950), «Большое счастье» (1954) и «Прославленная девушка долины Кофарнихон» (1955)), научно-популярного очерка Р.Амонова «Следом за народной мудростью» (1961) и «Трехтысячелетняя сказка» (1973) и путевых

заметок. Относительно путевых заметок, отмечает его достаточно давнюю традицию, начиная с XI века («Сафар-наме» Носира Хусрава) вплоть до начала XX века, до преддверия Октябрьской революции.

По мнению М.Ш. Бухори, в особенности в начале XX века, в книге Мирзо Сироджа Хакима «Подарки жителей Бухары» приобретают сильное звучание публицистические мотивы. Рассуждения и замечания автора занимают большое место, социальное содержание путевых заметок становится ярче, в котором просматривается одна новая идея – идея патриотизма. Эта особенность дореволюционных путевых заметок продолжается и в путевых заметках нашего времени с новым содержанием и в новой форме. Если М.Ш. Бухори доброжелательно относится к теме и содержанию «Подарков жителей Бухары», то Х. Мирзозода относит критический дух произведения к его недостаткам и отмечает, что «если в путевых заметках Мирзо Сироджа Хакима «Подарки жителей Бухары» (начало XX века) ознакомление с экономическим и культурным развитием стран Запада вызывает скорбь и уныние, обусловленные отсталостью и неблагоустроенностью Средней Азии, то в путевых заметках советских авторов место впечатлений разочарования занимает чувство радости, надежды и гордости»¹.

Наряду с главными особенностями путевых заметок, М.Ш. Бухори основной недостаток некоторых таджикских путевых заметок (произведение Дж. Икрами «В гостях у узбекских братьев» - 1953, произведение Ф. Ниязи «В стране друзей» - 1954 и другие) видит в том, что в них не просматривается образ не только отдельных лиц, но и образ коллектива и группы людей.

М.Ш. Бухори занимался исследованием и других жанров таджикской литературы нового периода. Он считает рассказ началом творчества всех известных прозаиков современности. В тридцатых годах, пишет литературовед, такие писатели как Х.Карим, Р.Джалил и Б.Азизи выбрали рассказ в качестве основного жанра своего творчества. В литературе нового времени Х.Карим признан как основатель современной реалистической новеллы.

На начальном этапе возникновения таджикского реалистического рассказа М.Ш. Бухори характеризует его как имеющего публицистическую окраску и отмечает, что во многих рассказах тридцатых годов публицистическая сторона имеет достаточно сильный оттенок, что иногда затрудняет проведение грани между очерком и рассказом.

М.Ш. Бухори, затрагивая рассказ пятидесятых и шестидесятых годов, отмечает, что на литературной арене появилась группа молодых писателей - рассказчиков как Ф. Мухаммадиев, М. Ходжаев и другие, которые продолжили новое направление, уже сложившееся в таджикском рассказе. Их взгляд был направлен как на внутренний мир человека, так и на поучительные нравы людей, способных показать суть важных процессов современной жизни. Это мнение М.Ш. Бухори относительно новаторства и плюрализма таджикских писателей было связано с изменением политической ситуации в Советском Союзе.

В целом, в советской художественной литературе, частью которой была таджикская литература, в годы, последовавшие за Великой Отечественной Войной (1941-1945 гг.), произошло качественное изменение. В этот период внимание писателей было направлено на историю борьбы народов за свободу и территориальную целостность родины и литераторы в определённой степени

¹ Мирзозода, Х. Махфилоро / Х.Мирзозода // Маориф ва маданият. – 1967. – 6 сент. – С.3.

перешагнули за рамки, установленные методом социалистического реализма и обратились к реальной действительности.

М.Ш. Бухорой отмечает другую привлекательную особенность современного рассказа и сводит ее к юмору и сатире. Для подтверждения своего тезиса, он особо отмечает, что в годы Великой Отечественной войны ненавистный образ фашистов был мишенью сатиры и юмора советских писателей.

Таким образом, исследователь считает рассказ одним из примечательных жанров таджикской литературы нового периода.

М.Ш. Бухорой в книге “Проза 1945-1974 годов” рассматривает и вопрос обращения литературы к теме войны и героизма в годы Великой Отечественной войны.

Учёный отмечает, что героизм советского народа в Великой Отечественной войне, беспрецедентная доблесть сыновей-патриотов Родины на поле боя и победа над фашистами открыли новую страницу в таджикской литературе. Участие таджикских воинов в боях против фашистской Германии, описание поля боя, картины военной жизни защитников Отечества и особые свойства борьбы ярко отражены в творчестве поэтов и писателей. Устод М.Ш. Бухорой крупные произведения Ф.Ниёзи – романы “Не думай, что в лесу пусто” и “Верность” считает ярким примером отражения боев, изложения событий, поведения людей на поле боя и картин военной жизни героев - борцов. Он в этот ряд относит и повесть “Благородные друзья” С.Улугзода.

Наряду с успехами М.Ш. Бухорой выражает свое мнение касательно тематических и стилистических недостатков упомянутых произведений. Например, М.Ш. Бухорой относительно первой части романа “Верность” Фотеха Ниёзи пишет следующее: “В произведении в основном перед нашими глазами проходят картины боя и события. Мы видим ловкость и силу воина, но для нас остаются неведомыми его внутренняя сила, его мысли и переживания в тот момент. Писатель почти пренебрегает внутренним миром души воина”¹.

Исследования устода Мухаммаджона Шакури Бухорой в изучении разновидностей жанров не ограничиваются тем, что было упомянуто. Этот вопрос раскрыть достаточно широко во второй главе диссертации.

В четвертом разделе второй главы “Исследование и изучение современной таджикской поэзии”, М.Ш. Бухорой наряду с изучением вопросов жанра и развития прозы таджикской литературы нового времени, также обращает особое внимание на изучение и рассмотрение поэзии этого периода и связывая все успехи и особенности нового периода таджикской литературы с именами двух выдающихся деятелей - Садриддином Айни и Абулкасымом Лахути, отмечает, что Абулкасим Лахути написал лучшие образцы таджикской новой поэзии. Наиболее важными его произведениями, имеющими большое идеино-художественное значение, являются «Кремль», «Красная революция», «Мы победим», «Поездка в Европу», и «Корона и знамя». Эти поэтические произведения показывают, что таджикская поэзия начала успешно осваивать реалистическое описание советской действительности, утверждение сегодняшней жизни и будущего социалистической страны”².

Наряду с А. Лахути М.Ш. Бухорой также занялся исследованием произведений певца мира Мирзо Турсун-заде, и написал несколько достойных

¹ Шукуров, М. Таърихи адабиёти советии тоҷик/ М. Шукуров. – Ч.IV. – Душанбе: Дониш, 1980. – С.90.

² Шукуров, М. Раҳим Ҷалил / М. Шукуров, А.Сайфуллоев. - Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1959. – С.6.

внимания работ о деятельности поэта, теме и содержания его стихов, о поэтическом даре и славе поэта.

В статье “Народность поэзии Турсун-заде” литературовед отмечает, что из первых стихов Мирзо Турсун-заде явствовало, что он слагает стихи от сердца и от души¹. Также М.Ш. Бухори отмечает, что ещё в первых стихах поэта фигурировали высшие идеи гуманизма, основными темами, затронутыми в его стихах было воспевание мира, дружбы, патриотизма, самосознания и самопознания. “Вопрос мира и войны, является вечным вопросом литератур народов мира... поэзия Турсун-заде отразила более высокий уровень самопознания народа, уровень нашего времени”,².

М.Ш. Бухори подчеркивает, что в стихах Мирзо Турсун-заде отражено чувство патриотизма и звучит сильный мотив защиты Родины.

В свою очередь, исследователь предпосылки гуманистических идей поэзии Мирзо Турсун-заде увязывает с гуманизмом Саади и в подтверждение своих слов примером приводит некоторые байты:

Саади:

Род человеческий часть друг друга
Он сотворен из одной сути.
(Бани одам аъзои яқдигаранд,
Ки дар оғариниш зи як гавҳаранд...)

Мирзо Турсунзода:

Я рад, но меня печалят невзгоды другого народа,
Перед моими глазами маячит разорённая страна.
(Шодам, аммо меҳӯрам ғамъои халқи дигаре,
Дар назар меоварам торочгашта кишваре).³

С точки зрения М.Ш. Бухори, начиная с шестидесятых годов, в тематике и содержании стихов поэта происходит качественное изменение. В стихах “ О, поэт!” (1962), “Высокое гнездо” (1968), “Перо” (1975), “Не теряй друзей” (1975) просматривается склонность к художественно-философскому обобщению.

С точки зрения М.Ш. Бухори тема мира и дружбы народов в поэзии и публицистике М.Миршакар, в стихах М. Рахими, А. Дехоти и других также получает развитие, а общественная деятельность и общественная и политическая тематика, достаточно усиливают публицистический оттенок и дух патриотизма в поэзии и прозе.

Литературовед наряду с критикой и исследованием творчества ряда известных деятелей таджикской советской литературы, также переходит на анализ и рассмотрение таких вопросов литературы как эволюция и развитие литературных жанров, общность и особенность видов литературы и основные черты поэзии этого периода, посвящает этой тематике всеохватывающее исследование, примером которого является “Слово о лирике и её жизненном содержании”.

¹ Шукurov, М. Халқияти назми Мирзо Турсунзода / М. Шукуроев // Шарки сурх. – 1961. – № 4. – С.147-154; – № 5. – С. 127

² Шукуроев, М. Мактаби одамият (Баъзе масъалаҳои адабиёт ва маънавият) / М. Шукуроев. – Душанбе: Адиб, 1991. – С.16.

³ Шукуроев, М. Садои Осиёи мубориз (Ба муносибати 60-солагии М. Турсунзода). [Матн] / М. Шукуроев // Маориф ва маданият, 1971, 23 окт. – С.2

Исследователь отмечает, что лирический стих выражает мысли и воззрения поэта посредством его индивидуальных эмоций. Устод М.Ш. Бухорои стихи Ф.Ансори “Красота возлюбленной в её искусстве”, “Красота жизни”, рубай А.Сидки “Два сердца”, Б.Ходжи “Песня пастуха” и ряд других считает лучшими примерами лирической поэзии.

М.Ш. Бухорои подчеркивает, что в связи с тем, что предметом изображения лирики выступают мысли и различные переживания человека, она в действительности довольно адекватно выражает философию жизни. В поэзии каждого периода рассматривается философия того времени. М.Ш. Бухорои поэтов - классиков таджикско-персидской литературы считает выдающимися мыслителями: “Персидско-таджикская литература всегда с большой склонностью затрагивала вопросы жизни и судьбы человечества. Склонность к философии и дидактике была её наиболее важной особенностью. Публицистические мотивы, обращение к наиболее важным вопросам общественной и политической жизни, получившие большое значение с революционных лет, прибавили философскому содержанию таджикской поэзии новые качества, придали ей своего рода внушительность и особую общественную остроту”¹.

В связи с данной точкой зрения о “художественном философском восприятии”, исследователь, считая стихи Лоика Шерали ярким примером такого рода поэзии отмечает, что в его размышлениях не только отчетливо прослеживается заметный след стихов выдающихся поэтов таджикской классической литературы таких как Рудаки, Хайям, Саади и Хафиз, но и иногда в его творчестве просматривается “внутренняя связь” с произведениями выдающихся мировых поэтов и мыслителей таких как Гёте, Гейне, Уитмен, Э.Межелайтис, Р.Гамзатов и ряда других.

Литературовед особо отмечает публицистические мотивы поэм “Кровавый престол” П.Сулаймони, “Корона и знамя” А.Лахути и «Триста шестьдесят шесть сторон” Гаффор Мирзо.

В частности, устод М.Ш. Бухорои подчёркивает, что серия «Индийское сказание» (1947) является произведением, в котором “со многих сторон подытожено развитие таджикской социально-политической публицистической лирики и одновременно определены некоторые основные направления её последующего развития”².

Литературовед подчеркивает, что в поэмах «Кровавый престол» (1931) (её главный герой эмир Алимхан) и «Минарет смерти» (основной образ – образ крови) Пайрав Сулаймони с сильным романтическим духом, преследует цель изображения ужасающих картин феодального строя.

В этот период в литературе появились такие образы, которые олицетворяли признаки героев “сильного и крупного как гора телосложения”. М.Шакури поэму “Корона и знамя” (1935) А. Лахути считает лучшим примером этой разновидности таджикской поэзии. При этом исследователь считает эту поэму следованием (*назира*) за «Шахнаме» Фирдоуси “... в «Корона и знамя» использованы те способы типологизации, которые просматриваются в «Шахнаме»³.

¹ Шукurov, M. Пахлухои тадқики бадей / М. Шукуро. – Душанбе: Ирфон, 1976. – С.6.

² Шукуро, M. Таърихи адабиёти советии тоҷик/ М. Шукуро. – Ҷ.IV. – Душанбе: Дониш, 1980. – С.6.

³ Шукуро, M. Пахлухои тадқики бадей / М. Шукуро. – Душанбе: Ирфон, 1976. – С.94.

М.Ш. Бухорои аллегорические и романтические способы изображения не считает чуждыми к методу реалистического изображения и отмечает, что если обратить внимание на творчество поэтов, писавших в пятидесятых и шестидесятых годах, приходим к выводу о том, что и в их произведениях сильно влияние романтического духа. Исходя из этого, литературовед стихи и поэмы Мумина Каноата, Лоика, Кутби Кирома, Убайда Раджаба, Бозора Собира и других, считает привлекающими внимание.

В своих исследованиях М.Ш. Бухорои, особо подчеркивая свойство романтизма, отмечает, что вне зависимости от того, что это свойство присуще особым формам персидско-таджикской классической литературы, он также в советской литературе, приобретая новую особенность и качество, его идеино-эстетическое значение проявилось разнообразным способом¹. В увязке с этой темой М.Ш. Бухорои в качестве примера приводит стихи Г. Сафарзода “Наступило утреннее время”, Кутби Кирома “Будь я лучом”.

В целом умозаключения М.Ш. Бухорои относительно таджикской поэзии и стиля изложения поэтов нового времени представляются привлекательными и поучительными. Исследования М.Ш. Бухорои в этом направлении, являясь беспристрастными и сердечными, с убедительным научным и принципиальным свойством, заслужили достойное место в истории таджикской литературы.

Третья глава диссертации - **“Устод Садриддин Айни в исследовании Мухаммаджона Шакури Бухорои”** состоит из двух разделов. В первом разделе этой главы - **“Жизнь устода С.Айни с точки зрения М.Ш. Бухорои”**, рассмотрен вопрос биографии устода Садриддина Айни в работах М.Ш. Бухорои.

Если в полном объёме представить все работы М.Ш. Бухорои о жизни и деятельности устода Айни, выясняется, что он отследил путь творческой деятельности Айни, начиная с одного из передовых просветителей начала XX века до его становления выдающимся мастером прозы.

М.Ш. Бухорои в научном плане рассматривая основные вехи творчества устода Айни, написал множество работ о разных аспектах его жизни и творчества. Разные стороны жизни и деятельности С. Айни, личность и место устода Айни в истории и культуре таджикского народа, защиты, ознакомления и подтверждения факта богатства истории таджикского народа, его достойная заслуга в области сохранения языка, духовности, почитания национальных ценностей таджиков, в частности гуманистический, международный и национальный аспект его прозы, сущность восточной и западной близости в его произведениях составляют и основное содержание исследования писателя со стороны М.Ш. Бухорои. Большинство из вышеупомянутого изложено в книгах “Садриддин Айни – выдающийся исследователь истории таджиков”, “Взгляд на таджикскую литературу двадцатого столетия”.

М.Ш. Бухорои в своих работах освещает подробности жизни корифея Садриддина Айни, начиная с даты рождения, социального происхождения до его знакомства с Шарифджон-Махдумом Садри Зиё, его духовного воспитания и совершенствования образования под влиянием просветительского наследия Ахмада Дониша, благородные черты устода, включая его любовь к Родине, высокое чувство самосознания и национального самопознания, скромность, чистосердечность, чистая совесть, а также его доброжелательность и забота о творческой молодёжи, и, в свою очередь, бытность Айни высокотребовательным

¹ Ҳамон чо: - С.104.

учителем. М.Шакури глубоким образом исследует все этапы творчества писателя и комплекс его произведений, на чём мы остановимся ниже в этом разделе.

М.Ш. Бухори в статье “Отец нации” (1995) подробно освещает жизнь и творчество устода Айни. На основе анализа литературовед пишет, что любовь к поэзии Айни под влиянием своего отца любителя поэзии, испытывал с младенческого возраста. Эта привязанность к поэзии в Бухаре в литературном кружке Шарифджон-Махдума Садри Зиё, в беседах с поэтами того времени и молодых любителей приобретала большую притягательность. Иногда когда ему наскучили занятия в медресе, он некоторое время занимался только литературой. Некоторое время он “повторно прочёл дивани Соиба и Джами”. И наконец, в 1895 году он сам начал писать стихи.

В процессе пространных и содержательных исследований М.Ш. Бухори, отмечая в те годы необходимость появления школ нового образца, подчеркивает составление устодом Айни нескольких книг для этих школ.

“Жизнь Айни была наполнена доблестью и подвигом, примером могущества и величия человека... В его личности были олицетворены возможности человека и народа и ему удалось со всей полнотой изобразить боль и печаль, горе и радость, мечты и чаяния трудового народа, его решимость и волю к свободе”¹.

Второй раздел третьей главы - “Взгляды М.Ш. Бухори о творческой деятельности устода Айни” в свою очередь делится на два подраздела и посвящен научной и литературной деятельности устода Садриддина Айни. Литературовед связывает научную и литературную деятельность с двумя периодами развития таджикской литературы: 1) с конца XIX века в увязке с политической, экономической и социальной обстановкой Бухарского эмирата; 2) до конца 50-х годов XX века, с годами жизни Айни в Советском Союзе.

1) **“Образец таджикской литературы” и “Воспоминания” в исследованиях М.Ш. Бухори.** В 1926 году устод Айни выпустил книгу под названием «Образец таджикской литературы», которая составлена в форме антологии (*тазкира*) и охватывает краткую биографию персидско-таджикских поэтов и писателей и примеры из произведений более 212 литераторов, проживавших в Мавераннахре в течение одного тысячелетия, начиная от устода Рудаки (X век) и кончая Пайравом Сулаймони: “устод Айни показал написание предками таджиков в течении одной тысячи лет произведений мирового значения, чтобы демонстрировать всем, что таджикская нация имеет высокую древнюю культуру и что его язык» - это не «подпорченное фарси»² [11, с.43].

Фундаментальный труд “Образец таджикской литературы” на первом этапе творчества писателя имеет определяющее значение.

Книга написана в форме антологии и состоит из трех частей. В книге вначале приводится биография, за которой следуют примеры из произведений каждого литератора. Сведения Айни, несмотря на краткость, являются значительными. В «Образце таджикской литературы» упомянуты Рудаки, Ибн Сина, Камол Худжанди, Алишер Наваи, Восифи, Косим Кохи, Мушфики, Сайдо, Ахмад Дониш, Шохин, Савдо, Асири, Хайрат, Джавхари, каждый, из, которых был искусным литератором и имел свой индивидуальный творческий почерк.

¹ Шукров, М. Бузургии Айнӣ аз бузургии халқ / М.Шукров // Коммунисти Тоҷикистон. – 1978. – № 3. – С. 23-32.

² Шакурӣ, М. Равшонгари бузург. Ба ифтихори 80-умин солгарди нашри “Намунаи адабиёти тоҷик” / М.Шакурӣ. - Душанбе: Адид, 2006. – С.43.

Суть «Образца таджикской литературы», которая охватывает всю антологию, М.Ш. Бухори усматривает в национальном самосознании и самопознании.

Книгу “Образец таджикской литературы” Садириддина Айни исследователь считает “первым большим произведением нового таджикского литературоведения”¹, выдающимся достижением таджикской литературоведческой науки в XX веке, удостоившим высокой оценки мировых учёных.

В диссертации подробно рассмотрены вопросы, включённые в антологию, ставшие доводом для опровержения искажений пантюркистов, а также её научное, литературное и историческое значение.

Как было отмечено ранее, темой кандидатской диссертации устода М.Ш. Бухори была “Идейно-художественные особенности “Воспоминаний” устода Айни”. Литературовед Мухаммаджон Шакури Бухори, уделяя большое внимание творчеству устода Айни, определяет общечеловеческие ценности произведений писателя, включая “Воспоминания”.

М.Ш. Бухори чётко и ясно показывает стилистические особенности творчества устода Айни на примере “Воспоминаний”. Другую творческую особенность писателя литературовед видит в том, что в его основных произведениях широко использованы материалы его собственной биографии и воспоминания. По словам исследователя “Материал воспоминаний привлечен в творчестве Айни двумя путями. Первый путь сводится к тому, что люди и знаменательные события, свидетелями которых был сам писатель, включены в некоторые его художественные произведения как образы или как эпизоды и второй путь - использование Садриддином Айни своих приключений — «сочинение биографических рассказов и очерков»².

Одна из ярких особенностей творчества Садриддина Айни сводится к тому, что в нем материалы воспоминаний и биографии занимают важное место. По словам М.Ш. Бухори следование устода Айни за прогрессивными традициями сочинения воспоминаний классиками таджикской литературы, отчетливо прослеживается в написании “Воспоминаний”. В этом отношении М.Шакури пишет, что в “Воспоминаниях” устода Айни более всего отчётливо прослеживается традиция сочинения воспоминаний Зайниддина Махмуда Восифи и его произведения “Бадоев-л-вакоэй”, являющегося выдающимся примером воспоминаний в персидско-таджикской классической литературе, а также биографические произведения А.М. Горького.

М.Ш. Бухори в четырёх главах диссертации “Идейно-художественные особенности “Воспоминаний” устода Айни” подробно анализирует все жанровые особенности, тематику, события и случаи, отразившиеся в книге, жизнь героев произведения и цель написания книги. Литературовед относительно значения произведения пишет, что: “В наше время называют “Воспоминания” энциклопедией жизни таджикского народа в конце XIX века, что не противоречит действительности”³.

¹ Шакурӣ, М. Равшонгари бузург. Ба ифтихори 80-умин солгарди нашри “Намунаи адабиёти тоҷик” / М.Шакурӣ. - Душанбе: Адіб, 2006. – С.93.

² Шукуров, М. Ҳусусиятҳои гоявию бадеии “Ҷаддоштҳо” - и устод С.Айнӣ / М. Шукуров. – Душанбе: Дониш, 1966. – С.8-9.

³ Шукуров, М. Ҳусусиятҳои гоявию бадеии “Ҷаддоштҳо” - и устод С.Айнӣ / М. Шукуров. – Душанбе: Дониш, 1966. – С.55.

М.Ш. Бухорой при анализе и изучении “Воспоминаний” обратил особое внимание на несколько моментов. Во-первых, он, серьёзно анализируя содержание и форму произведения, прилагает усилия показать мастерство писателя в создании обобщенного образа народа; также прилагает усилия рассмотреть значение “Воспоминаний” в “общем процессе истории развития классической и современной таджикской литературы”. В нашей диссертации подробно рассмотрены заключения М.Шакури касательно “Воспоминаний”.

2) Взгляд М.Ш. Бухорой на “Одина”, “Дохунда” и “Рабы”. М.Ш. Бухорой называет повесть «Одина» и роман “Дохунда” устода Айни первыми произведениями таджикской реалистической прозы. При этом с точки зрения стиля, средств художественного изображения, в особенности реалистической системы ее героев, считает повесть “Одина” превосходящей все другие произведения в таджикской литературе. М.Ш. Бухорой усматривает в повести “Одина” одного труженика, одного крестьянского сына, выступающего как главный герой, положение, жизнь, чувства, переживания и мысли которого стали предметом внимательного изучения

В завершении анализа повести “Одина” М.Ш. Бухорой пишет следующее: “Айни, выбирая представителя трудового народа героем художественного произведения, предметом своего исследования сделал его простые человеческие качества и обыкновенные условия его жизни. Благодаря “Одина” простой человек, каждодневная его жизнь, его простые мысли и чувства, земные его мечты и чаяния проникли в таджикскую литературу, биение его человеческого сердца дошло до слуха мирового читателя”¹. М.Ш. Бухорой, считая повесть “Одина” цементирующющей фундамент гуманизма таджикской советской литературы, высоко оценивает её роль в направлении социального самопознания трудящихся.

“Дохунда” является первым таджикским реалистическим романом. М.Ш. Бухорой в «Дохунда» высоко оценивает исследовательский взгляд писателя и отмечает, что в романе конкретные детали жизни, реалистические подробности в изображении человека и сцен жизни занимают видное место. Устод М.Ш. Бухорой при этом заключает, что писатель в романе “Дохунда” изображает противоречивую жизнь трудового народа. Одна из особенностей романа “Дохунда”, в исследовании литературовед сводится к тому, что он называет роман и историческим и романом на современную тему.

М.Ш. Бухорой считает «Рабы» наиболее крупным эпическим произведением устода Садриддин Айни, написанным благопристойным стилем. Д. И.С. Брагинский так определяет место этого романа: «Роман «Рабы» является эпопеей и её главной художественной стилистической особенностью является благопристойность. Писатель стремится к тому, чтобы в романе все было изображено широко, великолепно и с блестящей краской с тем, чтобы все образы были показаны отчётливо, ничто не оставалось тусклым и чтобы все было доведено до конца»².

М.Ш. Бухорой в поддержку слов И.С. Брагинского подчеркивает, что “Айни счёл необходимым делиться со своим народом своим богатым впечатлением, увиденным и изученным. Он с удивительным усердием и скоростью, что ранее не было отмечено в его деятельности, начал писать произведения... Он начав

¹ Шукров, М. Насри реалистӣ ва таҳаввули шуури эстетикӣ / М. Шукров. - Душанбе: Ирфон, 1987. – С.85.

² Брагинский, И.С. Жизнь и творчество Садриддина Айни / И.С. Брагинский. - М., 1959. – С.144.

художественную прозу не из рассказа, а из больших повестей – «Бухарские палачи» и «Одина», и без промедления перешел на роман («Дохунда») и роман-эпопею («Рабы»)¹].

Относительно романа «Рабы» М.Ш. Бухорои подчеркивает, что в романе более расширился простор описания, события и жизненные случаи по сравнению с «Дохунда» просматриваются в несколько раз больше. Почек Айни в романе «Рабы» это сильный почерк писателя - реалиста, описавшего сложные жизненные картины совершенно конкретно. При этом, хотя и просматривается поверхностное решение некоторых серьёзных социальных противоречий, но в целом в этом произведении устод Садриддин Айни всецело повернулся лицом к стилю описания глубокого исследования. Однако, касаясь этого вопроса, М.Шакури исследование событий и человека считает более совершенным в повести «Смерть ростовщика» и романе «Воспоминания»².

В **заключении** диссертации конкретным образом подытожены результаты исследования:

1. Мухаммаджон Шакури относится к плеяде известных литературоведов, внесивших достойный вклад в развитие таджикской литературоведческой науки. Научная деятельность М.Ш. Бухорои в истории таджикского литературоведения охватывает разные аспекты и имеет свои особенности, затрагивающие вопросы литературоведения, истории, языковедения, культуры и духовности [1-А].

2. Достаточно широк круг исследований М.Ш. Бухорои, охватывающий, в частности, важнейшие вопросы истории литературы и таджикской литературы нового времени. М.Ш. Бухорои более всего обращал внимание на вопросы, изучение которых призвано способствовать решению проблем таджикской литературы – древней, средневековой и современной [3-А], [4-А], [5-А].

3. Изучение истории классической литературы в его научной деятельности занимает достойное место. В этой области М.Ш. Бухорои, поднимая широкий круг вопросов литературоведения классической литературы, предлагает эффективные направления исследования [3-А], [4-А].

4. Освещение вопросов традиций и новаторства, использование традиций предшественников относительно создания художественного произведения и народности современной таджикской литературы в сборнике статей Садриддина Айни являются серьёзным шагом при исследовании данных вопросов и всестороннего изучения творчества Айни [2-А], [4-А] [6-А], [7-А].

5. М.Ш. Бухорои всю свою жизнь искренне и с большой привязанностью посвятил изучению, исследованию и рассмотрению таджикской классической литературы и литературы нового времени [1-А].

6. Изучение жизни и наследия этого учёного, его научные и литературные взгляды, сущность, принципы, стиль анализа и его вклад в исследование вопросов истории литературы, представляя собой большую важность, оказывают должное содействие в развитие современной литературоведческой науки [1-А].

7. Плодотворная деятельность исследователя М.Ш. Бухорои, его проницательность и богатый опыт в исследовании описанных обстоятельств в художественных произведениях, его старания и борьба в деле продвижения литературы и художественной мысли народа, чистоты литературного

¹ Шукров, М. Диidi эстетикии халқ ва насири реалистӣ / М. Шукров. - Душанбе: Ирфон, 1973. – С.9.

² Ҳамон ҷо: - С.12.

таджикского языка, уважение к добрым традициям предков в деле творения и сочинения художественного произведения, свежий взгляд на средства изображения в художественном произведении и призыв к размышлению и подытоживанию взглядов известны не только в нашей стране, но и за её пределами [1-А].

8. Изучение вопросов таджикской литературы нового времени, становление нового направления литературоведения во многом связаны с именем и личностью устода Мухаммаджона Шакури Бухорои. В современном литературоведении большинство исследователей в области изучения литературы, следует за направлением и методом исследования устода М.Ш. Бухорои и с успехом использует его способ анализа и стиль изложения [5-А].

**Основное содержание диссертации отражено в следующих работах
диссертанта:**

**Публикации автора в научных изданиях, зарегистрированных в ВАК РФ и
ВАК при Президенте Республики Таджикистан:**

[1-А]. Набиева, М. Назаре ба зиндагиномаи Муҳаммадҷон Шакурии Бухорой / М. Набиева // Паёми Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе, 2014. – №3/9 (154). – С.257-259.

[2-А]. Набиева, М. Шинохти Садриддин Айнӣ аз нигоҳи Муҳаммадҷони Шакурии Бухорой / М. Набиева // Паёми Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон. Баҳши филологӣ. – Душанбе, 2015. – №4/7 (180). – С. 163-167.

[3-А]. Набиева, М. Назари Муҳаммадҷони Шакурии Бухорой ба бозтоби арзишҳои миллӣ дар ашъори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ / М. Набиева // Паёми Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон. Баҳши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2017. – №4/7. – С. 195-198.

[4-А]. Набиева, М. Таъсирпазирии шоирони давраи нави адабиёти тоҷик аз осори Абдурраҳмони Ҷомӣ дар пажӯҳиши устод Шакурии Бухорой / М. Набиева // Паёми Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон. Баҳши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2018. – №8. – Қисми II. – С. 189-194.

[5-А]. Набиева, М. Таҳқиқу баррасии назми муосири тоҷик дар пажӯҳиши М.Шакурӣ / М. Набиева // Паёми Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон. Баҳши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2019. – №4. – С.175-178.

Публикации автора в других изданиях:

[6-А]. Набиева М. Истиқболи Муҳаммадҷони Шакурии Бухорой аз Садриддин Айнӣ / М. Набиева // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба 25-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016.

[7-А]. Набиева М. Ақидаҳои М. Шакурӣ доир ба фаъолияти эҷодии устод Айнӣ («Намунаи адабиёти тоҷик») / М. Набиева // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайиди Насафӣ». – Душанбе, 2019.

ХУЛОСАИ МУХТАСАРИ

кори диссертационии **Набиева Меҳрангез Назаровна** дар мавзӯи «Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ – муҳаққики таърихи адабиёти тоҷик», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси **10.01.01.** - Адабиёти тоҷик пешниҳод шудааст.

Калидвожаҳо: Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ, адабиётшинос, муҳаққик, таърихи адабиёт, адабиёти давраи нав, анъана, навоварӣ, суннатҳои адабӣ, назира, таъсирпазирӣ, насрӣ мусоид, назми мусоид, мавзӯъ, мундариҷа, жанр, услуг.

Диссертасия номзадӣ таҳқиқи зиндагиномаву фаъолияти эҷодии Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ ва таъйин намудани саҳм ва ҷойгоҳи адабиётшиносро дар илмҳои адабиётшиносӣ фаро гирифтааст. Муаллиф дар асоси маълумоти сарчашмаҳои илмӣ, тарҷумаиҳоӣ ва осори ба таҳқиқи таърихи адабиёти тоҷик баҳшидаи ўро мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор додааст. Асарҳои сершумори адабиётшинос дорои аршишҳои баланд ва дастовардҳои назаррас буда, хидматҳои ў дар роҳи таҳқиқи масъалаҳои назарӣ ва амалии адабиёти гузаштаи форсӯ тоҷик ва мушкилоти адабиёти мусоиди тоҷик беназир аст.

Муаллиф таъқид менамояд, ки омӯзиши аҳвол ва осори илмии ин донишманд, назарияҳои илмиву адабӣ, моҳият, усул, сабки таҳқиқ ва саҳми ў дар омӯзиши масоили таърихи адабиёт ҳеле муҳим буда, барои инкишофи илми адабиётшиносии мусоид судманд мебошанд.

Баҳси меҳварӣ дар диссертасия таҳлил ва баррасии комплексии фаъолияти илмии академик Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ – дар иртибот ба таърихи адабиёти зиёда аз ҳазорсолаи классикӣ ва мусоиди тоҷик мебошад, ки масъалаҳои актуалии адабиётшиносӣ, таъриҳ, забоншиносӣ, фарҳангу маънавиёт самти фаъолияти пурмуҳтавои илмии ўро ташкил медиҳанд.

Муаллиф қайд менамояд, фаъолияти илмии устод Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ ҳамчун муҳаққики таърихи адабиёти тоҷику форс таваҷҷуҳи адабиётшиносонро ҳанӯз дар ибтидои солҳои 50-уми садаи XX ҷалб намуда буд. М.Ш. Бухорӣ мундариҷаи ғоявии адабиёт ва моҳияти эстетикии онро дар ҳамbastagӣ бо масъалаҳои поэтика ва усул таҳлил намуда, ба таҳқиқи равияи наве дар адабиётшиносии тоҷик роҳ кушод. Доираи таҳқиқоти илмии ин олим бағоят васеъ буда, аз ҷумла, муҳимтарин масъалаҳои таърихи адабиёт ва адабиёти давраи нави тоҷикро фаро гирифтааст. Муҳаққик бештар ба масъалаҳои рӯ овардааст, ки омӯзиши онҳо барои кушодани гиреҳҳои мушкилоти адабиёти тоҷик - адабиёти қадим, асримиёна ва мусоид ёрӣ мерасонад.

Муаллиф инчунин иброз медорад, ки асоси пажӯҳиши адабиётшинос ошкор намудани навгониҳои эстетикии нависандагони ҷудогона, мустаҳкам намудани асосҳои методологӣ, назари бориз доштан дар дарки ҷараёнҳои адабӣ, далелнокии фикр ва баҳогузории ҳаққониву одилона ба осори бадей ташкил менамояд, ки дар осори пурмуҳтавои ў ҳеле равшан акс ёфтаанд.

Дар маҷмӯъ, таҳқиқи рӯзгору осор, таҳқиқоти гуногуни ба масъалаҳои мухталифи таърихи адабиёти тоҷик баҳшидаи адабиётшинос ва ҳамчунин, баёнияҳои назарию натиҷагириҳои диссертант дар баррасии арзиш ва ҷойгоҳи адабиётшинос дар илмҳои адабиётшиносии ватаниву ҳориҷӣ мусоидат менамоянд.

АННОТАЦИЯ

к диссертационной работе **Набиевой Мехрангез Назаровны** на тему «**Мухаммаджон Шакури Бухори – исследователь истории таджикской литературы**», представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности **10.01.01.** – Таджикская литература.

Ключевые слова: Мухаммаджон Шакури Бухори, литературовед, исследователь, история литературы, литература нового периода, традиции, нововведения, литературные традиции, подражание, восприимчивость, современная проза, тема, содержание, жанр, стиль.

Кандидатская диссертация охватывает исследование жизни и творческой деятельности Мухаммаджона Шакури Бухори и определение его вклада и места литератора в литературоведческой науке. Автор на основе изучения сведений научных первоисточников, автобиографических материалов и произведений, написанных литератором, подверг рассмотрению и изучению его труды, посвященные исследованию истории таджикской литературы. Многочисленные труды Мухаммаджона Шакури Бухори имеют высокую научную ценность, а его заслуги в деле исследования теоретических и практических вопросов классической персидско-таджикской литературы и проблем современной таджикской литературы бесценны.

Автор диссертации подчёркивает важность изучения жизни и научного наследия великого ученого, его научные и литературные теории, сущность, приёмы, стиль исследования и его вклад в изучение проблем истории литературы, которые очень важны для развития литературоведческой науки.

Стержневой полемикой в диссертации является анализ и комплексное изучение научной деятельности академика Мухаммаджона Шакури - во связи с тысячелетней историей классической литературы и современной таджикской литературы и актуальных вопросов литературоведения, истории, языкоznания, культуры и духовности, которые являются направлением его содержательной научной деятельности.

Автор также отмечает, что научная деятельность академика Мухаммаджона Шакури как исследователя истории таджикско-персидской литературы привлекала внимание литературоведов еще с начала 50-ых годов XX века. М.Ш. Бухори проанализировав идеальное содержание литературы и ее эстетическую суть во взаимосвязи с вопросами поэтики и стиля, открыл путь к новому направлению в таджикском литературоведении. Круг научного исследования ученого очень широк и охватывает важнейшие вопросы истории литературы и таджикской литературы нового периода. Автор диссертации свое основное внимание направил на те вопросы, изучение которых может помочь в устраниении проблем таджикской литературы – древнейшей, средневековой современной.

Автор также выражает свое мнение о том, что основой исследования литературоведа является раскрытие эстетических нововведений отдельных писателей, укрепление методологических основ, имение своего видения при восприятии и познании литературных течений, аргументирование мыслей и справеливая оценка относительно литературного произведения и все это очень чётко выражено в его содержательном литературном наследии.

В общем, исследование жизни и наследия литературоведа, посвященные различным вопросам истории таджикской литературы, а также теоретические рассуждения диссертанта и его подытоживания будут способствовать рассмотрению значения и места литературоведа в отечественной и зарубежной литературоведческой науке.

ANNOTATION

to the dissertation work of **Nabieva Mehrangez Nazarovna** on the theme “**Mukhammadjon Shakuri Bukhoroi** – researcher of the history of Tajik literature”, submitted for the degree of Candidate of Philological Sciences in the specialty **10.01.01.** – Tajik literature.

Keywords: Mukhammadjon Shakuri Bukhoroi, literary critic, researcher, history of literary, literature of the new period, traditions, innovations, literary traditions, imitation, receptivity, modern prose, theme, content, genre, style.

The dissertation covers the study of the life and creative activity of Muhammadjon Shakuri Bukhoroi and the determination of his contribution and place as a writer in literary studies. The author, based on the study of information from scientific primary sources, autobiographical materials and works written by the writer, subjected his works devoted to the study of the history of Tajik literature to consideration and study. Numerous works of Mukhammadjon Shakuri Bukhoroi are of high scientific value, and his merits in the study of theoretical and practical issues of classical Persian-Tajik literature and problems of modern Tajik literature are invaluable.

The author of the dissertation emphasizes the importance of studying the life and scientific heritage of the great scientist, his scientific and literary theories, the essence, techniques, style of research and his contribution to the study of problems of literary history, which are very important for the development of literary science.

The core controversy in the dissertation is the analysis and comprehensive study of the scientific activity of Academician Mukhammadjon Shakuri in connection with the thousand-year history of classical literature and modern Tajik literature and topical issues of literary studies, history, linguistics, culture and spirituality, which are the direction of his meaningful scientific activity.

The author also notes that the scientific activity of academician Mukhammadjon Shakuri as a researcher of the history of Tajik-Persian literature has attracted the attention of literary scholars since the early 50s of the XX century. M. S. Bukhoroi analyzed the ideological content of literature and its aesthetic essence in relation to the issues of poetics and style, opened the way to a new direction in Tajik literary studies. The scope of scientific research of the scientist is very wide and covers the most important issues of the history of literature and Tajik literature of the new period. The author of the dissertation focused on those issues, the study of which can help in eliminating the problems of Tajik literature – the oldest, medieval and modern.

The author also expresses his opinion that the basis of the study of the literary critic is the disclosure of aesthetic innovations of individual writers, strengthening the methodological foundations, having one's own vision in the perception and cognition of literary trends, argumentation of thoughts and a patient assessment of a literary work, and all this is very clearly expressed in its substantial literary heritage.

In General, the study of the life and literary heritage, devoted to various aspects of the history of Tajik literature and the theoretical arguments of the dissertation and its outline will facilitate consideration of the value and location of literature in Russian and foreign literary science.